

Чумъаназар ЭШОНҚУЛОВ, Таваккал ЧОРИЕВ

САВОДОМӰЗИИ ЗАБОНИ МОДАРӢ ВА ХОНИШ

2

Қисми 2-юм

Китоби дарсӣ барои донишомӯзони синфи 2-юми
мактабҳои таълими миёнаи умумӣ

Вазорати таълими халқи Ҷумҳурии Ӯзбекистон
ба нашр тавсия намудааст

Нашри нав



ТОШКАНД – 2021



УҶК 811.222.8(075.3)

КБК 81.2(5Тад)я71

Э 94

Чумъаназар ЭШОНҚУЛОВ, Таваккал ЧОРИЕВ

Муқарризон:

- F.Раҳимқұлов** – дотсенти кафедраи забон ва адабиёти точики Донишгоҳи давлатии Самарқанд;
- Р.Чұмаев** – омӯзгори методикаи таълими ибтидоии Донишгоҳи давлатии Бухоро;
- С.Сайдова** – омӯзгори кафедраи филологияи точик ва забонҳои шарқи Донишгоҳи давлатии Тирмиз;
- Г.Юсупова** – омӯзгори синфҳои ибтидоии мактаби рақами 19-уми ноҳияи Пасдарғоми вилояти Самарқанд;
- Н.Очилова** – омӯзгори синфҳои ибтидоии мактаби рақами 53-юми ноҳияи Китоби вилояти Қашқадарё;
- М.Сайфиева** – омӯзгори синфҳои ибтидоии мактаби таълими умумии давлатии маҳсусонидашудаи рақами 21-уми ноҳияи Самарқанд.

АЛОМАТҲОИ ШАРТӢ:



– Андешаронӣ



– Мустақилфиркӣ



– Фаъолияти эҷодӣ



– Фарҳанги имло



– Кор бо луғат



– Машғулияти завқбахш



– Вазифаи хонагӣ



– Кор бо гурӯҳ



– Ганчи андарзҳо



– Тест (Pisa)



– Чархи ақл



– Хушзехнӣ



– Савол ва супориш

УҶК 811.222.8(075.3)

КБК 81.2(5Тад)я71

Макети оригиналӣ ва концепсияи дизайнӣ аз ҷониби маркази таълими Республика коркард шудааст.

Аз ҳисоби маблагҳои Бунёди мақсадноки китоби Республика чоп шудааст.

ISBN 978-9943-7523-4-4

© Маркази Таълими Республика, 2021





МУНДАРИЧА

БОБИ VI. ИҚТИСОДДОНИ ҶАВОН

(Маслиҳатҳо оид ба идоракунии вакт)

Мавзӯи 113. Вақт ва мағҳуми он	6
Мавзӯи 114. Барои ҳама кор вақт ёбед!	8
Мавзӯъҳои 115–116. Банақшагирии амалҳо бо назардошти вақт	9
Мавзӯи 117. Арзиши вақт	11
Мавзӯи 118. Вақтро ғанимат шуморед!	14
Мавзӯи 119. Вақт сармояи бебаҳост	16
Мавзӯи 120. Вақт зудгузар аст	18
Мавзӯи 121. Ичрои амал дар вақти назардошт	19
Мавзӯи 122. Беҳтарин вақти ҳӯроқхӯрӣ	20

ҲОЧАГИИ ШОДМОН

(Манфиатҳои моддии гов, гӯсфанд, буз, мурғ ...)

Мавзӯи 123. Чорводорӣ	22
Мавзӯи 124. Гӯсфандпарварӣ	24
Мавзӯи 125. Барраҷаи ман	25
Мавзӯи 126. Ҷингилапо бузича	26
Мавзӯи 127. Аспи майдонтоz	28
Мавзӯи 128. Аспак	30
Мавзӯи 129. Он ҷо кучост?	31
Мавзӯи 130. Ту-ту-ту-ту, мурғони ман	32
Мавзӯи 131. Зофак ва ғозак	33
Мавзӯи 132. Парвонай “Атласбоф”	34

БОБИ VII. ЗАБОН ВА ҶОМЕА

КАЛОМИ РАНГИН

Мавзӯи 133. Забони модарӣ	36
Мавзӯи 134. Забон – воситаи муомилаи одамон	37
Мавзӯъҳои 135–136. Афсонаи пеш аз хоб	39
Мавзӯи 137. Китоб – дӯсти азиз	42
Мавзӯи 138. Навоӣ ва булбул	43

ЛУТФИ ДИЛНИШИН

Мавзӯи 139. Бибичонам меояд	45
Мавзӯъҳои 140–141. Беҳтарин ва бадтарин чиз	46
Мавзӯъҳои 142–143. Афсонаи бахти хонадон	48
Мавзӯи 144. Бачагони хушбахтем	50
Мавзӯи 145. Иқболи баланди мо	51

МАН РОБОТ ИХТИРОЪ МЕКУНАМ (Роботҳо, қӯдакони роботсоз, клубҳо)

Мавзӯи 146. Робот	52
-------------------------	----





Мавзӯи	147.	Роботи сухангӯ	54
Мавзӯи	148.	Ихтирои чавонони ҳавасманд	55
Мавзӯи	149.	Тайёраҳои сайёрпарвоз	57
Мавзӯи	150.	Китоби ачоиб	58

ИХТИРООТИ АЧИБ (чарх, коғаз, пул ...)

Мавзӯи	151.	Ихтирои телевизор	60
Мавзӯи	152.	Ихтирои ҳисобкунаки механикӣ	61
Мавзӯи	153.	Ихтирои тахтаи ҳисоб	62
Мавзӯи	154.	Ихтирои чарх	63
Мавзӯи	155.	Ихтирои коғаз	64

ОФТОБ – МАНБАИ ЭНЕРГИЯ (Энергияи офтоб, вазифаҳои офтоб)

Мавзӯи	156.	Хуршеди ҳароратбахш	66
Мавзӯи	157.	Хонаҳои хуршед	67
Мавзӯъҳои	158–159.	Офтоб, Моҳ ва гули лола	69
Мавзӯи	160.	Рангҳои сайёраҳо	71
Мавзӯи	161.	Такрор ва мустаҳкамкунӣ	71
Мавзӯъҳои	162–163.	Кори назоратӣ ва таҳлили он	72

БОБИ VIII. ИЛМ ВА ТЕХНОЛОГИЯ ОМӯзиши илм аз хурдсолӣ

Мавзӯъҳои	164–165.	Фарзанд бошад, чӣ сон бошад?	73
Мавзӯъҳои	166–167.	Кори муҳим	74
Мавзӯи	168.	Доной	76
Мавзӯи	169.	Дарахте, ки меваи ҳаётбахш дорад	77
Мавзӯи	170.	Иқболи баланди мо	79

ИЛМ ХОҲӢ, ТАҚРОР КУН!

Мавзӯи	171.	Воситаҳои нақлиёти ёрии таъчилий	80
Мавзӯи	172.	Машғулиятҳои шавқовар	81
Мавзӯи	173.	Такрор ва мустаҳкамкунӣ	83
Мавзӯъҳои	174–175.	Кори назоратӣ ва таҳлили он	83

БОБИ IX. ТАЪРИХИ ПУРАСРОР ШАҲРҲОИ БОСТОНИЮ ТАЪРИХӢ

Мавзӯъҳои	176–177.	Шаҳрҳои бостонӣ	84
Мавзӯъҳои	178–179.	Тошканд	85
Мавзӯи	180.	Бухоро	87
Мавзӯи	181.	Самарқанд	88
Мавзӯи	182.	Тирмиз	89
Мавзӯи	183.	Фарғона	90
Мавзӯи	184.	Хива	91
Мавзӯи	185.	Қарши	92





НАВИШТАНРО КЙ ИХТИРОЪ КАРДААСТ?

Мавзўъҳои 186–187. Хониш ва дониш	94
Мавзўъҳои 188–189. Таҷҳизоти ҳарфсабт	95
Мавзўи 190. Имкониятҳои зиёди навиштан	97
Мавзўи 191. Такрор ва мустаҳкамкунӣ	98
Мавзўъҳои 192–193. Кори назоратӣ ва таҳлили он	99

БОБИ X. САНЪАТ ВА МАДАНИЯТ САНЪАТ – САРМАНШАИ СУРУРУ ШОДӢ

Мавзўи 194. Пайдоиши санъат	100
Мавзўъҳои 195–196. Соҳои мусикии милли	101
Мавзўъҳои 197–198. Соҳои торию мизробӣ	102
Мавзўъҳои 199–200. Танбӯр	103
Мавзўъҳои 201–202. Думбура	104

СУРУДҲОИ КҔДАКОН

Мавзўъҳои 203–204. Се духтаракон	106
Мавзўъҳои 205–206. Турна	106
Мавзўи 207. Мурғи даштӣ	107
Мавзўъҳои 208–209. Сафои олам омад	108
Мавзўъҳои 210–211. Наврӯзӣ	108
Мавзўи 212. Бозии аргунчаксаворӣ	109

БОБИ XI. КОМИЛҲУҚУҚИИ ИНСОН ҚОИДАИ РОҲ – ФОИДАИ УМР

Мавзўъҳои 213–214. Чароғаки раҳнамо	110
Мавзўъҳои 215–216. Қоидай ҳаракат дар роҳ	111
Мавзўъҳои 217–218. Аломатҳои роҳ	112
Мавзўъҳои 219–220. Дар роҳи оҳан	113

КОМИЛҲУҚУҚИИ ДОНИШОМӮЗОН

Мавзўъҳои 221–222. Ҳуқуқҳои инсон	114
Мавзўъҳои 223–224. Ҳуқуқҳои хурдсолон	114
Мавзўи 225. Такрор ва мустаҳкамкунӣ	115
Мавзўъҳои 226 – 227. Кори назоратӣ ва таҳлили он	115

БОБИ XII. ТАКРОРИ СОЛОНА

Мавзўъҳои 228–229. Овозҳо ва ҳарфҳо	116
Мавзӯи 230. Машғулияти завқбахш	116
Мавзўъҳои 231–232. Инкишофи нутқи хаттӣ ва даҳонӣ	117
Мавзўъҳои 233–234. Нақли афсонаҳо аз рӯйи расм	117
Мавзўъҳои 235–236. Тартиб додани матн	118
Мавзўҳои 237–238. Машқи хат (зебонависӣ)	118



БОБИ VI. ИҚТИСОДДОНИ ҶАВОН

АРЗИШИ ВАҚТ (Маслиҳатхо оид ба идоракунии вақт)

Мавзӯи 113. Вақт ва мағҳуми он

Вақт интизом аст. Вақт лаҳзаҳои муайяни шабу рӯз мебошад. Вақт давру замон аст. Асбоби вақтшиносӣ соат аст. Калимаи “вақт” илова бар тобишҳои маънӣ, боз маъноҳои ҳиссае аз замон, фурсат ва муддати одатан муқарраршудаи коре, фасл, мавсим, карат, навбат, гоҳ, ҳангом, аҳд, давр ва замонро ифода менамояд.

Ба пиндори механик, вақт ин ҳаракат аст. Биолог бошад, вақтро ҳаёт медонад. Таъриҳшинос баръакси ин ду мегӯяд, ки “**вақт ин ченаке ҳаст, ки моро ба анҷом (ё марг) наздик месозад**” ва воқеан ҳар яки онҳо дуруст мегӯянд. Вақт бебозгашт мегузараад. Вақти гузаштаро бозгардонӣ карда намешавад.





Матиро хонед, мазмұнашро бо фикрхөи хуло-
савың баён кунед.



Бо иловаи калимаҳои пешниҳодшуда ба вақт
калимаҳои аз чиҳати тобиши маъно ва шакл
фарққунанда тартиб дихед.

B		шумор	
A		шинос	
K		шиносӣ	
T		ҷоқ	
	+	ҷоқӣ	=
		хуш	
		хушиӣ	
		кашиӣ	
		ӣ	
		гузаронӣ	
		гир	
		байъ	



Калимаҳои тартибдодаатонро номбар кунед ва
сипас ба дафтар бо хати зебо нависед.



Сухани пурхикматро аз чиҳати мазмун шарҳ
дихед.

Вақт – сармоягузории мөхнати фикрӣ.



Чаҳор ҷумлаи аввали матиро ба дафтар бо
хати зебо нависед.



Мавзӯи 114. Барои ҳама кор вақт ёбед!

- Барои кор кардан вақт ёбед! Он дари муваффақиятре боз мекунад.
- Барои фикр кардан вақт ёбед! Ин сарчашмаи нерӯст.
- Барои варзиш вақт ёбед! Сирри ҷавонӣ дар варзиш ниҳон аст.
- Барои мутолиа вақт ёбед! Он асоси дониш аст.
- Барои дӯстӣ вақт ёбед! Он асоси хушбахтист.
- Барои муҳаббат вақт ёбед! Он тӯхфаи беҳтари ни зиндагист.
- Барои орзу кардан вақт ёбед! Он вақт метавонед, ҳатто ситороро ба даст оред.
- Барои табассум вақт ёбед! Ҳанда барои рафъи мушкилиҳо кӯмак мерасонад.
- Барои ҳифзи саломатӣ вақт ёбед! Он ягона дороии ҳаёт аст.
- Барои нақша кашидан вақт ёбед! Танҳо дар ин сурат барои амалий намудани корҳои дар боло зикршуда имкон пайдо мекунед.



Матнро хонед ва гуфткорҳои барои чӣ вақт ёфттанро аз ҷиҳати мазмун шарҳ диҳед.



Бозии “Калимаёбак”. Бо ҳарфҳои пешниҳодшу да қалимаҳои вақт, арзиш, соат, лаҳзаро тартиб диҳед.





Аз таркиби چумлаҳои дар охир аломати хитобдор калимаҳои ҳамчун мағҳуми асосӣ хизматнамударо ба дафтар рӯбардор кунед.



Сухани пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ дижед.

Зоёъ рафтани вақт барои шахси донишманд гарон аст.



Аз таркиби матн дуто ҷумлаи дилҳоҳро интихоб намуда, ба дафтар бо ҳати зебо нависед.

Мавзӯъҳои 115–116. Банақшагирии амалҳо бо назардошти вақт

Зиндагӣ хеле зуд мегузарад. Ҷӣ гуна гузаштани вақтро ҳис намекунед. Барои вақтро хуб истифода кардан онро бояд ба нақша гирифт. Метавонед, қадамҳои зеринро барои хуб ба нақша гирифтани вақт истифода кунед.

Беҳтарин вақт барои нақшакашии рӯзи оянда имшаб аст. Кӯшиш кунед, ки шаб нақшай рӯзи ояндаатонро тартиб дижед. Пеш аз хоб тарзи ичро кардани корҳоро тасаввур намоед. Шабона вақт ҷудо намоеду қадамҳои амалҳои зеринро ичро кунед.

Қадами 1. Натиҷагирии имрӯз

Рӯзо ҷӣ гуна гузаронидед, ба қадом корҳо вақтатонро сарф кардед, натиҷагирий кунед. Ҳамаи онҳоро нависед ва хулоса бароред, ки қадом корҳо баҳрои шумо зарур буд ва барои қадом намуди корҳо вақтро беҳуда сарф кардед.





Қадами 2. Вазифаҳои рӯзи оянда

Пагоҳ қадом корҳоро бояд анҷом дод? Ҳамаашро нависед. Муҳим нест, ки дар кучо менависед, дар дафтара ва ё телефон ва ё компьютер. Муҳим ин ки ҳатман қайд кунед. Аз амалҳои хурдтарин то корҳои бузургеро, ки фардо бояд ичро кунед, қайд кунед. Ҳатто аз ин рӯйхат набояд корҳое, ки хеле вақти каматонро мегиранд, истисно бошанд. Телефон кардан, хӯрок хӯрдан, ҳамаашро нависед.



Матнро хонед ва ба чӣ алоқаманд буданашро гӯед.



Мусобиқаи тарафайн. “**Кӣ зуд ва бисёртар мисол гуфта метавонад!**”

Гурӯҳи “Вақтшинос”: вақти имтиҳон, вақти пешин

Гурӯҳи “Вақтшумор”: вақту бевақт, дар вақтҳои охир



Сухани пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ дихед.

1. Вақтро ҳарида намешавад.
2. Вақтро захира карда намешавад.



Бо қалима ва тобишҳои маъноии онҳо шинос шавед. Пас аз он бо истифода аз қалимаҳои **саривақтӣ, вақткушӣ, вақтшиносӣ** якчанд ҷумла тартиб дихед.



Калима	Тобиши маъни калима
Вақтшинос	Донандаи қадру қимати вақт, вақтроғанимат шуморанда.
Вақтгузаронӣ	Бо коре андармон шуда, вақтро осон гузарондан.
Вақтшумор	Вижагии соате, ки сари ҳар вақт занг мезанд.
Вақтбайъ	Музде, ки аз рӯйи вақти ба ягон кор сарфшуда пардохта мешавад.
Вақтгир	Коре, ки барои анҷом додани он вақти зиёде лозим аст.



Ҳаракату амалҳои дар вақти аз хона то мактаб, дар вақти дарсомӯзӣ дар мактаб, бозгашт аз мактаб ба хонаро бо тартиб додани ҷумлаҳои дилҳоҳ баён намоед.

Мавзӯи 117. Арзиши вақт

Чизи аз ҳама пурарзиш барои мардум қадом аст? Ин бешубҳа вақт аст. Дар бораи арзиши вақт зарбулмасалҳои зиёде мардуми мо гуфтаанд. Монанди “Вақтат рафт, нақдат рафт”, “Вақт аз тилло қиматтар аст”, “Вақт – барои инсон неъмати азим”.

Фосилаи фаъолият, ки дар он ҳодиса ба вуқӯй мепайвандад, вақт номида мешавад. Одамон хеле вақт шабонарӯзро ҳамчун яке аз воҳидҳои ченаки вақт интихоб кардаанд. Шабонарӯз ин фосилаи вақтест, ки дар он Замин дар гирди меҳвари хеш як бор пурра давр мезандад.

Сол фосилаи вақтест, ки бо марҳилаи даври пурраи Замин гирди Офтоб баробар мебошад. 1 сол = 365 шабонарӯзу 5 соату 48 дақиқаю 46 сония аст.



Матро хонед, зарбулмасалҳои истифодашударо ба дафтар рӯбардор карда, мазмунашро шарҳ дидҳед.



Бо назардошти тобиши маъно калимаҳои зеринро дар стунчаҳои холӣ ба маврид гузоред. Гӯед, ки кадоме аз калимаҳо чӣ гуна маъноро ифода кардааст?

Кадом калима буданашро медонам!	Маънояш ин аст
	хушҳол, хурсанд
	хушҳолӣ; хурсандӣ, шодмонӣ: вақтхушӣ кардан
	хурсанд, димогчоқ; хуштабиат
	хурсандӣ, димоғчоқӣ

Калимаҳо барои истифода: вақтхуш, вақтхушӣ, вақтчоқ, вақтчоқӣ.



Сухани пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ дидҳед.



1. Вақт аз каси дигар қарз гирифта намешавад.
2. Вақт баргардонида намешавад.



Паррандаҳои зудпарвозро ном ба ном гӯед ва суръати парвозашонро муайян кунед.



Паррандаҳои зудпарвоз

Сапсан дар як соат сесаду ҳаштоду нӯҳ, уқоб дар як соат дусаду чилу як, кӯршапарак дар як соат яксаду шаст, уқоби баҳрӣ дар як соат яксаду бисту ҳафт, марлини сиёҳ дар як соат яксаду панҷ километрро, бо парвоз тай менамоянд.



Бозии “Калимаёбак”. Ба арзиши вақт чиҳо мансуб буданашро нависед.



Хониши матни “Арзиши вақт”.





Мавзӯи 118. Вақтро ғанимат шуморед!

Вақт мегузарад, умр мегузарад. Гоҳе босамар, гоҳе бесамар. Мисли дарёст, ки ба оқиб барнагардад, мисли оби аз кӯза рехта, ки ҳаргиз бардошта нашавад, мисли тири аз камон часта, ки баргардонида намешавад, мисли косай шикаста, ки ба ҳам пайванд нагардад.

Вақтро бояд ғанимат донист, онро сарфи корҳои хуб кард. Онро тавре истифода бояд бурд, ки дар оянда аз он пушаймон нашавӣ, онро тавре истифода бояд бурд, ки муфид бошад, онро тавре истифода бурд, ки аз он нишон боқӣ монад, нишоне, ки аз вақти гузашта дарак диҳад, аз ҳамон вақте ки онро ба фоидай худ истифода кардӣ.



Матнро хонед, мазмунашро бо фикрҳои хулосавӣ баён кунед.





Мусобиқаи тарафайн. “**Бигзору бихон!**” Ба чойи нуқтаҳо калимаҳои пешниҳодшударо гузошта, мисолҳоро дар шакли пурра хонед.

..... даркорӣ, хуфтан, чанд боз, ғуруби офтоб, ба сахар, дар андак, тангии, агар шавад, дар андак, то ин, ба дарав, дар китобхонӣ.


Калимаҳо барои истифода: вақт, вақти.



Ном ва таппишҳои миқдори дилҳояшонро номбар кунед.

Таппиши дилҳо

Дили момочурғотак дар як дақиқа ҳазору дусад, дили гурба дар як дақиқа яксаду чиҳил, дили кӯдак дар як дақиқа яксаду сӣ, дили фил дар як дақиқа бист-сӣ, дили кит (наҳанг) дар як дақиқа ҳафт маротиба мезанад.



Сухани пурхикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ дидед.




1. Вақт аз ҳама василаҳои мавҷуда арзишмандтарин аст.
2. Вақт олитарин ва навовартарин аст.



Бо корбости ибораҳои ифодакунандай вақти фаслҳои зерин якчанд ҷумла тартиб дидед.

Вақти баҳор, вақти гул, вақти майса, дар ин вақти сол.





Мавзӯи 119. Вақт сармояи бебаҳост

Гузашта, ҳозира ва оянда ин умри мост. Умри мо ин ҳамон вақт аст, ки чун оби равон мегузарад. Ҳамарӯза дар соатҳои мо сонияҳо ҳисоб карда мешаванд. Баъдан ба ин сонияҳо дақиқаҳо, соатҳо, рӯзҳо зам мешаванду таърихи умри моро ташкил медиҳанд.

Вақт устуворона ва бебозгашт ба пеш ҳаракат меқунад. Касе, ки вақти худро боманфиат истифода бурда наметавонад, маҳз ўаз норасоии вақт шикоят меқунад. Ўрӯзҳоро дар хӯрдану пӯшидан, хоб рафтани, беҳудагӯйиву беҳудагардӣ, афсонабоғиҳо ва ё умуман бекорхӯҷагӣ сарф карда, вақтро меқушад.

Вақт мисли сароб аст. Гоҳи хушҳоливу хушбахтӣ он хеле кӯтоҳ аст. Он дар лаҳзаҳои нокомиву бадбахтӣ бепоён асту тӯлонӣ. Бешак, ҳар яки мо меҳоҳем, ки ҳамон лаҳзаҳои хушҳолӣ бештар бошанд.



Матнро хонед, мазмунашро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.



Бо назарандозӣ ба расм ва иловаи калимаю ибораҳо нақшай рӯзи донишомӯзро баён намоед.

Нақшай рӯзи донишомӯз

7 00



7 00 - 7 20



7²⁰-7⁴⁰ 8⁰⁰-12⁰⁰



- Аз хоб хестан
- Варзиши пагоҳӣ
- Даству рӯйро шустан
- Ноништа кардан
- Ба мактаб рафтан
- Дарс хондан
- Аз мактаб ба хона баргаштан
- Хӯроки нисфирӯзӣ
- Истироҳат намудан
- Варзиш кардан
- Дарс тайёр намудан
- Ба корҳои хона ёрӣ расонидан ва бозӣ кардан
- Хӯроки бегоҳӣ
- Телевизор тамошо намудан
- Шустушӯ намудан
- Хоб кардан



Ҳазмани
хӯзи
донишшоъ



12⁰⁰-12³⁰



16³⁰ 17³⁰



15⁰⁰-16³⁰



Сухани пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ дихед.

Вақт паҳнои васеъ барои рушди малака аст.



Фаъолияти якрузаи илму амалро бо тарҳрезӣ баён кунед.





Мавзӯи 120. Вақт зудгузар аст



Бо мурури замон ва гузаштани саотхову дақиқаҳо воқеаву ҳодисоти рӯзгор яке дигареро иваз менамояд. Агар ба қадри вақт нарасем, умрро зоеъ хоҳем кард. Дар урфият мегӯянд, ки “**Кори имрӯзаро ба фардо нагузор**”. Вақти худро сарфи корҳои бехуда намудан аслو касро соҳиби обрӯю эътибор накардааст. Ҳама инсонҳо дар вақту соати муайян бояд чӣ кор кардани худро донанд.

Ҳар нафар новобаста аз синну сол, ҷинсият, қасбу кор бояд меъёри муайяни корӣ дошта бошад. Ҳар нафарро мебояд, вақтро сарфакорона тақсим намояд. То бидонад, ки дар давоми рӯз кадом корҳоро анҷом бидиҳад. Вақт зудгузар аст, барои тақсимоти дурусти он андешаву афкори солим мебояд.



Матнро хонед, мазмунашро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.



Ном ва суръати тездавиашонро номбар кунед.

Ҳайвонҳои тездав

Гепард юз дар як соат ба масофаи яксаду даҳ – яксаду бист, вилорог дар як соат ба масофаи ҳаштоду ҳашту аз даҳ панҷ, спрингбок дар як соат ба масофаи ҳаштоду ҳашт, аспи савораи амрикоӣ дар як соат ба масофаи ҳаштоду ҳашт, антилопа, гну ва шер дар як соат ба масофаи ҳаштоду ҳашту аз даҳ панҷ километр роҳро тай мекунанд.





Сухани пурхикматро аз чихати мазмун шарҳ дихед.

Касе, ки вақтро қадр намекунад, соҳиби обрӯ намешавад.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Се ҷашми ранга дорад,
Дар кӯча ханда дорад.



Хониши матни “**Вақт зудгузар аст**”.

Мавзӯи 121. Ичрои амал дар вақти назардошт

Устод ба шогирд кореро фармуду гуфт, ки дар фалон вақт натиҷаи корашро нишон дихад. Шогирд барои он ки таъриф шунавад, пеш аз мӯҳлат супориши устодро ичро кард. Устод бо таассуфи зиёд маҳсули кори ӯро наҳ заду ҳом гуфта, баргардонд. Боз барояш вақт муайян кард. Ин дафъа шогирд беҳтар кор карду дертар омад. Устод бо надомат изҳор дошт, ки фурсаташ гузаштааст. Ба кор намеояд.

Боз ба шогирд супориш дода шуд, то вақти муайян кардашуда бояд корро ичро намояд. Ин дафъа шогирд корро дар вақти гуфтаи устод ба ичро расонда, таҳсин шунид. Ҳар ҷиз вақту соати худро дорад, яъне ангур дар тобистон хуш асту мавиз дар зимистон.



Матнро хонед, мазмұнашро бо фикрҳои хуло-
савың баён кунед.





Сухани пурхикматро аз чиҳати мазмун шарх
диҳед.

Вақт ҳаргиз моро мунтазир намешавад.



Бозии “Калимаёбак”. Бо ҳарфҳои пешниҳодшуда калимаҳои дақиқа, сол, сония ва айёмро тартиб диҳед.



Мавзӯи 122. Беҳтарин вақти ҳўрокхўрӣ

Наҳорӣ – дуруст аст, ки агар аз соати 7:00 то 8:00 саҳарӣ истеъмол карда шавад. Аммо тавсия дода мешавад, ки то соати 10:00 дер накунед. Дар хотир доред, танҳо пас аз ним соати бедор шудан наҳорӣ бихӯред.

Барои ҳўроки нисфирузӣ – 12:30–14:00 вақти муносаби ҳўрок ҳўрдан аст. На дертар аз соати 16:30 ҳўрок бихӯред. Фосилаи наҳорӣ ва ҳўроки нисфирузӣ бояд 5 соат бошад.

Ҳўрок – 18:00–19:00, аммо на дертар аз 21:00. З соат пеш аз хоб ҳўроки шом бихӯред.



Матнро хонед, мазмұнашро бо фикрҳои хуло-
савың баён кунед.



Сухани пурхикматро аз чиҳати мазмун шарх
диҳед.





1. Тақсимоти оқилонаи вақт таҳкурсии кор аст.
2. Вақт ва обхезӣ ҳеч гоҳ интизор намешаванд.



Ибораҳои зеринро аз ҷиҳати тобиши маънӣ шарҳ дидҳед. Вақти касеро гирифтан, касеро бо гапу кори бемаврид андармон кардан, касеро аз кор монондан, вақти худро дареф надоштан.



Ном ва суръати техникаи зудпарвоз ва роҳгард-ро номбар кунед.

Техникаҳои зудпарвоз ва роҳгард

Самолёт (тайёра) дар як соат то сесад километр роҳ парвоз карда метавонад. Поезд (қатора)-и тезгард нисбат аз самолёт камтар, мошинҳои сабукрав дар як соат то сад километр роҳро тай менамояд.



Аз рӯйи расм бо корбасти сарҳарфи расмҳо сӯхани пурҳикмати “Вақт рафт – нақд рафт”-ро пайдо кунед.



Хониши матни “Беҳтарин вақти ҳӯрокхӯрӣ”.



ХОЧАГИИ ШОДМОН

(Манфиатҳои моддии гов, гӯсфанд, буз, мурғ ...)

Мавзӯи 123. Чорводорӣ

Шодмон дар байни мардум чун чорводори машҳур шинохта шудааст. Говпарварӣ, гӯсфандпарварӣ, бузпарварӣ, асппарварӣ, шутурпарварӣ, харгӯшпарварӣ аз соҳаҳои муҳими чорводорӣ ба шумор мераванд. Чорводорӣ маҳусан мурғ, моҳӣ ва занбӯри асалпарвариро низ дар бар мегирад.

Дар чорвои Шодмон гов, гӯсфанд, буз, асп инчунин занбӯр, моҳӣ ва паррандаҳо парвариш карда мешавад. Шодмон саноати сабукро бо ашёи хом (пашм, пӯст) ва аҳолиро бо озуқаворӣ (шир, гӯшт, равған) таъмин менамояд.





Матиро хонед, мазмұнашро бо фикрхой хуло-
савың баён кунед.



Бо иловаи калимаҳои сутуни дуюм ба якум ка-
лимаҳои аз чиҳати тобиши маънай ва шакл
фарқунанда тартиб диҳед.

Ч	+	дор	=	
О		дорӣ		
Р		парвар		
В		парварӣ		
О				



Бозии “Калимаёбак”. Бо истифода аз ҳарфҳои пошхӯрда ва тасвири расмҳо калимаҳои муно-
сиб тартиб диҳед.



О
Г
В = ?




Бо истифода аз калимаҳои зерин якчанд ҷумла
тартиб диҳед.

Чорво, чорводор, чорводорӣ, чорвопарвар, чор-
вопарварӣ.



Ҳарфчадвал. Дар сутунчаҳои холӣ ҳарфҳои му-
вофиқро гузошта, дар он соҳаҳои фарогири чор-
водориро пайдо кунед.





Калимаҳои ифодакунандаи соҳаҳои чорводории таркиби матнро бо саволгузорӣ ба дафтар рӯбардор кунед.

Мавзӯи 124. Гӯсфандпарварӣ

Гӯсфандпарварӣ яке аз соҳаҳои чорвадорӣ ба шумор меравад. Дар шароити ҷумхурӣ парвариши зотҳои ҳисорӣ, ҷойдорӣ, дарвозӣ, қарокӯлӣ самараи дилҳоҳ медиҳанд. Маҳсулоти асосии онро гӯшт, равған, паshm ва пӯсти қарокӯлӣ ташкил медиҳад.

Дар Ӯзбекистон зотҳои гӯсфанди маҳинпашм, ниммаҳинпашм ва дорои пӯсти қарокӯлӣ ихтироъ карда шудаанд.





Матиро хонед, мазмунашро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.



Вобаста ба мазмуни матн байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.



Бо истифода аз қалимаҳои **пода**, **подабон**, **подабонӣ** якчанд ҷумла тартиб дихед.



Пас аз шинос шудан бо қалима ва маънои онҳо қалимаҳои сутуни аввалро ба дафтар бо хати зебо рӯбардор кунед.

Қалима	Тобиши маънои қалима
Пода	Чамъи ғову аспу шутуру гӯсфанду бузу ...
Подабон	Шахси нигаҳбон ва парваришгари пода, чӯпон.
Подабонӣ	Пода ҷаронидан.
Подабаро	Вақти баромадани пода.



Дорои чӣ ғуна маъно будани сухани зеринро муайян намоед.


Аз пода пеш ҷанг ҳезондан.



Вобаста ба мавзӯъ тартиб додани ҷумлаҳои дилҳоҳ.

Мавзӯи 125. Баррачаи ман

О, баррачеки мастаки ман,
Биё давон дукур-дукур.
Ҷаву алаф ба дasti ман,
Биёву ҳӯр кумур-кумур.
Наойӣ, медиҳам ба ғов,
Ки меҳӯрад фашар – фушур.
Агар ба об ташнай,
Ба ҷӯй дав тапар – тупур.





Шикамчаат, ки сер шуд,
 Ба рақс о гусур – гусур.
 Ба кишту гул даҳан занӣ,
 Бузак барин шатар – шутур.
 Шунида мон ки мезанам,
 Ба химчаҳо тасар – тусур!

Абдусалом Дехотӣ



Шеърро бурро ва равон хонед. Пас аз он мазмунашро нақл кунед.



Бо гузоштани саволҳои мувофиқ дар қавсайн ба кадом савол ҷавоб шудани калимаҳои зеринро муайян намоед.

Дукур – дукур (.....), кумур – кумур (.....),
 фашир – фушур (.....), тапар – тупур (.....),
 гусур – гусур (.....), шатар – шутур (.....).



Бо истифода аз калимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб диҳед.

Барра, гӯсфанд, рама, пода, чӯпон, сахро, алафзор, парвариш.



Шеъри “Баррачай ман”-ро аз ёд кунед.

Мавзӯи 126. Ҷингилапо бузича

– Ҷингилапо бузича,
 Кокулало бузича,
 “Ум-ба” – нагӯ, гӯш кун
 Ваъдаи мо, бузича:

Мешавӣ шириndaҳон,
 Қобилу ширинзабон,
 Дар сари охурчаат
 Xӯрда бигардӣ калон.

Ба ту шакар медиҳам,
 Ҳалвои тар медиҳам,
 Маза диҳад, боз гӯй,
 Бори дигар медиҳам.

– Меъ-е! – гӯяд бузича,
 – Неъ-е! – гӯяд бузича,
 – Аз шакарат ҳам алаф
 Беҳ-е! – гӯяд бузича.





Мон, ки ба сахро равам,
Сер аз алафҳо шавам.
Бар – бараки очаам
Сар – сари талҳо давам!

Наримон Бақозода



Бо матни шеър шинос шавед ва пас аз он мазмунашро нақл кунед.



Бо назарандозӣ ба матни шеър пас аз саволҳо калимаҳои ба ҳамон савол ҷавобшавандა нависед.

Бузичаи (ҷӣ ҳел?) _____, _____.

(ҷӣ кор мекунам?) _____, (ҷӣ?) _____, _____.



Бо гузориши саволҳои мувофиқ калимаҳои ифодакунандаи ҳаракату ҳолатҳои таркиби шеърро ба дафтар рӯбардор кунед.

Намуна: ҷӣ кор накун? (нагӯ), ҷӣ кор кун? (гӯшкун), ҷӣ кор кунам? (давам)



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.



Риш дорад, мӯйлаб надорад.



Ба ҷойи нуқта калимаҳои мувофиқ гузошта, ҷумлаҳоро дар шакли пурра хонед.





1. ба бемориҳои сактаи дил ва фишори хун шифобахш аст. 2. Шири буз нисбат ба серравған мешавад. 3. Аз пардаи пардаи дутор ва аз пӯсти бадан пардаи доираи созаҳои мусиқӣ тайёр карда мешавад. 4. ришта, ресмон, намад ва гилемҳои ранга тайёр карда мешавад.

Калимаҳо барои истифода: Шири буз, шири модагов, дили буз, аз паҳми буз.



Чорводори ҷавон бузаки ҷингилапоро бо чӣ гуна ғизоҳо парвариш карданӣ шудааст?



Ғизои дилписанди бузу бузғолаҳо қадом аст?
Бузу бузғолаҳо бештар дар кучо зистанро афзал медонанд?



Хониши шеъри “Ҷингилапо бузича”.

Мавзӯи 127. Аспи майдонтоз

Эй аспи саманди ман,
Эй аспи даванди ман,
Оҳансуму майдонтоз,
Чун боз кунӣ парвоз.
Сар медиҳамат бар дашт,
Чун бод парӣ дар дашт,
Чун Рахш ту пуршастӣ,
Чун Рахш ту сармасӣ,
Дар пойғаҳ бигзар пеш,
Фатҳу зафар овар беш,
Эй аспи саманди ман,
Эй аспи даванди ман.



Мадмадалишоҳи Ҳайдаршоҳ





Шеърро бурро ва равон хонед. Пас аз он мазмунашро нақл кунед.



Бо иловаи калимаҳои сутуни дуюм ба якум калимаҳои аз ҷиҳати тобиши маъно ва шакл фарқунанда тартиб диҳед.

A		бон	
C	+	боз	
		тоз	=
P		хона	
		вор	
		парвар	



Бо корбости калимаҳои сутуни дуюм ҷумлаҳо тартиб диҳед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Худашро бинӣ, ҳуш аз сарат парад,
Мушро бинад, заҳрааш дарад.



Зарбулмасали зериро аз ҷиҳати маъно шарҳ диҳед.

Аспи танҳо чанг намебарорад.




Калимаҳои ба тавсифи асп корбастшударо муайян намуда, бо саволгузорӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



Фикркунон чанде аз номи хоси аспҳоро нависед.

Мавзӯи 128. Аспак



Чархи фалак равон шуд,
Чархи фалак давон шуд,
Рахшон шуд, давон шуд,
Хурсандии калон шуд,
Чонваракони қатор,
Ба ногоҳ шуда бедор,
Шодикунон давиданд,
Бозикунон давиданд,
Гургу хирсу шерро бин!
Паланги далерро бин!
Уштури калонро бин!
Оҳуи чаққонро бин!

Суруди халқӣ



Шеърро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Аз таркиби матн калимаҳои ифодакунандай номи ҳайвонотро муайян намуда, ба дафтар рӯбардор кунед.



Ҳайвонҳои чархгардакро бо ном нависед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Тойча токча ба токча,
Ин тойча читу тойча?



Пас аз шинос шудан ба калима ва маъни онҳо, калимаҳои сутуни аввалро ба дафтар бо хати зебо рӯбардор кунед.

Калима	Тобиши маъни калима
Аспак	Аспи чӯбин, ки бачаҳо бозӣ мекунанд. Номи ҷонварест мисли мӯрча, ки дар рӯйи об метозад.



Аспакӣ	Аспсавор, савори асп.
Аспакбозӣ	Бо бозичаҳои аспшакл бозӣ кардани ба- чаҳо. Як навъ рақс, ки аспҳои сохтаи чӯ- бинро савор шуда ичро менамоянд.



Бо истифода аз калимаҳои сутуни аввали ҷад- вали боло якчанд ҷумла тартиб дихед.

Мавзӯи 129. Он ҷо қучост?

Дар ҷангалу дашту саҳро ҳай- вонҳо муросо надоранд. Дар “**Боғи ҳайвонот**” ҳам он ҷо ба яқдигар бад-бад нигоҳ мекунанд. Муш аз гурба ме- тарсад, гурба аз рӯбоҳ, рӯбоҳ аз шағолу гург, гург аз саг. Шерҳо ба ҳар ҳайвон, ки аз пеши роҳашон барояд, дармеафтанд. Паланг оҳу- вонро таъқиб мекунад...

Аммо дӯстам Диловар гуфт, ки дар ҳама ҷо чунин нест.

– Ман, – гуфт ў, – дар як ҷой дидам, ки шер ҳамроҳи одамон бозӣ кард.

Ду муш якбора ба гурба савор шуданд. Маймунҳо дар назди паланг натарсида истодаанд. Ҳатто як буз гургеро шоҳ задан хост ва гург гурехт...

Бовар накардам. Аммо Диловар рӯзи якшанбе маро ба он ҷо бурд. Ҳар чи ў гуфт, дуруст буд.

Шояд шумо ҳам ба он ҷо рафта бошед?

(Аз “Ҳикоя – муаммо”-и Шарифи Муҳаммадёр)



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Вобаста ба мазмуни матн саволҳо тартиб дихед. Пас аз он байни гурӯҳҳо лаҳзай саволу ҷавоб ташкил намоед.





Калимаҳои ифодакунандаи номи ҳайвонҳои таркиби матнро номбар кунед.



Таассуроти хешро аз саёҳати “**Боғи ҳайвонот**” бо тартиб додани матн баён намоед.

Мавзӯи 130. Ту-ту-ту-ту, мурғони ман

Биёед, мурғони ман,
Мурғони чаққони ман.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту,
Биёед ба лаби ҷӯ.
Биёед, ба шумоён
Медиҳам ман обу дон.
Шикамҳотон, ки сер шуд
Ба катак дароед зуд.
Чун ҳаррӯза, вақти шом
Биравед хоби ором.

Саҳар суруд сароед,
Тухми бисёр намоед.
То ки очаам хезад,
Тухмбирёне пазад.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту,
Биёед ба лаби ҷӯ.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.



Акбар Қодирӣ



Шеърро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Вобаста ба мазмуни шеър саволҳо тартиб дихед. Пас аз он байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.



Ба ҷойи нуқта калимаҳои мувофиқ гузошта, ҷумлаҳоро дар шакли пурра хонед.





1. Мурғ, хурӯс, чӯча мебошанд. 2. Хурӯс паррандаи аст. 3. Тухми мурғ мешавад. 4. Аз таомҳои тухмбарк ва тухмбирён тайёр карда мешавад.

Калимаҳо барои истифода: паррандаҳои хонагӣ, саҳарфарёд, тухми мурғ, курашакл.



Бозии “Калимаёбак”. Бо истифода аз расму калимаҳо номи таомҳоро пайдо кунед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Бедор шавад,
Бедор кунад,
Бедор нашавӣ,
Безор кунад.



Бо истифода аз калимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб дихед.

Мурғ, мурғпарвар, мурғпарварӣ, ғизо, дон, тухм, пар, тоҷ, фарбех, ҳароб, чӯча, чӯчаҳои хурду қалонак.



Хониши шеъри “Ту-ту-ту-ту, мурғони ман”.

Мавзӯи 131. Зоғак ва ғозак

Буд-набуд, зоғаке буд,
Зоғак дар боғаке буд.
Боғак пур аз ғизо буд,
Зоғак аз он ризо буд.
Зоғак вале алам дошт,
Бе ҷӯра буду ғам дошт.





Дилаш бе чұрағаш буд,
Сад ғусса дар дилаш буд.
Фозе ба боғак омад.
Суроги зоғак омад:
— Зоғо, ту чұраам шав.
Фо-ғо ту чұраам шав....
Зоғак ризо ба он шуд,
Боғозак чұрачон шуд.
Шодон дили зоғак шуд,
Хандон гули боғак шуд.



Чұра Ҳошимй



Шеърро хонед ва мазмұнашро нақл кунед.



Ба кадом савол қавоб шудани калимаҳои **зоғак**, **ғозак**, **боғак**, **шодон**, **хандон**ро гүед.



Чистонро хонед ва қавобашро ёбед.

Думаш – чало,
Камзұлаш – ало,
Худаш – бало.



Зарбулмасали зериро аз қиҳати маъно шарҳ дихед.

Зоғро агар бо гулоб шұяңд ҳам, сафед намешавад.



Вобаста ба мазмұни матн саволжо тартиб дихед.
Пас аз он байни гурӯхжо лаҳзаи саволу қавоб ташкил намоед.



Хониши шеъри “**Зоғак ва ғозак**”.

Мавзұи 132. Парвонаи “Атласбоғ”

Дар табиат парвонаҳои зиёде мавҷуданд: сурху сафед, зарду сиёҳ, кабуду сабз, якрангу рангоранг мешаванд. Ин парвонаи пилла аст. Вай аз торҳои





абрешим дар атрофи худаш ғӯзай пилла мебофад. Парвона баҳор тухм мегузорад. Аз тухми парвона кирмакҳо пайдо мешаванд. Кирмакҳоро дар пиллахона парвариш мекунанд. Онҳо танҳо барги дарахти тут меҳӯранд. Кирмакҳо калонтар мешаванд. Баъди 25–30 рӯз пилла метананд.



Одамон пилларо бо даст ҷамъоварӣ мекунанд. Пиллаҳои ҷамъовардаро ба корхонаи пилларесӣ ме-супоранд. Дар корхона ғӯзай бофтаи кирми пилларо мекушоянд. Он ба нахи хеле дарози абрешимиҳ табдил меёбад. Нахҳоро дар коргоҳ даста-даста ҷудо намуда, ранг мекунанд.

Аз риштаҳои рангин бо дастгоҳи бофандагӣ атлас мебофанд. Аз атлас либос медӯзанд. Либоси атласро одатан дар рӯзҳои иду ҳурсандӣ, ҳусусан дар ҷашни Наврӯз мепӯшанд.

(Аз Парвонаи “Атласбоф”-и Абдуқодири Абдуқаҳҳор)



Матнро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хуло-савӣ баён намоед.



Аз таркиби матн қалимаҳои ба саволҳои чӣ ҳел? чӣ гуна ҷавобшавандаро рӯбардор кунед.



Бо истифода аз қалимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб дихед.

Кирмак, кирмакпарвар, пилла, пиллапарвар, нахи абрешимиҳ, атлас, либос.



Хониши матни Парвонаи “Атласбоф” ва тартиб додани саволҳо.



БОБИ VII. ЗАБОН ВА ЧОМЕА КАЛОМИ РАНГИН

Мавзӯи 133. Забони модарӣ

Зи нағмаҳои сози мо,
 Зи таърихи дарози мо,
 Туро бубаста тору пуд,
 Забони дилнавози мо.
 Зи ҳикмати замери пок,
 Зи оҳи пири дарднок.
 Зи тӯйҷо, зи сурҳо,
 Зи синаҳои чок-чок.
 Аз “Алла”-ҳои модарон,
 Зи хандаҳои кӯдакон,
 Асос барниҳодаанд,
 Туро чу марҳаме ба ҷон.
 Ту аввалин суруди мо,
 Қиссаи “Буд-набуд”-и мо.
 Забони модарӣ, тӯй –
 Шаҳодати вучуди мо.



Баҳром Фирӯз



Шеърро бурро ҳонед ва мазмунашро нақл қунед.



Калимаҳои душворфаҳми матни шеърро бо қӯмаки омӯзгор маънидод қунед.





Ибораҳои “забони дилнавоз” ва “шаходати вучуд”-ро аз ҷиҳати ифодаи маъно шарҳ дижед.



Чистонро хонед ва ҷаъобашро ёбед.

Навишта мешаванд,
Хонда намешаванд.



Зарбулмасали зериро аз ҷиҳати маъно шарҳ дижед.

Суҳан шунидан адаб аст.



Аз ёд намудани шеъри “Забони модарӣ”.

Мавзӯи 134. Забон – воситаи муомилаи одамон

Забон воситаи муомилот ва муоширати одамон аст. Донистани ин ё он забон ба қас имконият медиҳад, ки аз бурду боҳт, имконияту вазъият ва камбудию талаботҳои рӯзмарраи ҳаёт оғаҳ гардад. Донистани забони ғайр ин донистани воқеияти ҳаёти миллати дигар ва кулли дигаргуниҳои олам аст.

Барои омӯхтани забони дигар мо бояд, пеш аз ҳама забони модарии хешро ба хубӣ донем. Озодона ҳамаи соҳаҳои ҳаёти худро омӯхта аз худ намоем. Зоро бунёди забони модариамон ба осонӣ ба даст наомадааст.



Матнро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хуло-савӣ баён намоед.





Бо иловаи калимаҳои сутуни дуюм ба якум калимаҳои аз ҷиҳати тобиши маъно ва шакл фарқунанда тартиб диҳед.

З А Б О Н	+	ДОН омӯз шинос хат	=	



Бо истифода аз калимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб диҳед.

Забон, забондон, забономӯз, забоншинос, забонҳат.



Чистонҳоро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Аз ҷап қушойӣ,
Аз рост пӯшиӣ.
Дигар набошад
Сад бор кӯшиӣ.

„“ ()

(Но. ун.к **ва** қа. сайн)



Зарбулмасали зеринро аз ҷиҳати маъно шарҳ диҳед.

Забондонӣ – ҷаҳондонӣ.



Бо истифода аз ибораҳои зерин якчанд ҷумла тартиб диҳед.

Забони гӯё, забони ширин, забони бурро, забони тоҷикӣ.





Мавзӯъҳои 135 – 136. Афсонаи пеш аз хоб

I

Бибиаш ба Аҳмадҷон ҳар шаб афсона мегӯяд. Аммо як бегоҳ ба мөҳмойи рафт. Бе афсонаи бибӣ хоби Аҳмадҷон набурд. Вай дар ҷойгаҳаш хеле пеҷутоб хӯрд. Баъд як фикри ачиб ба сараш омад: худаш ба худаш афсона гӯяд.

Хеле фикр кард. Нихоят кӯрпаро ба сар кашид ва аз ҷашмонаш пурсид:

– Ҷашмони ман, ҷашмони ман, имрӯз шумо чӣ кори хуб кардед?

Ҷашмҳо гуфтанд:

– Мо ҳушёру зирак будем, то пешпо нахурӣ.

Мо китоб хондем, то оқилу доно бошӣ.

Аҳмадҷон хурсанд шуда, ба забонаш савол дод:

– Забони ман, забони ман, имрӯз ту чӣ кори хуб кардӣ?

Забон гуфт:

– Ман ба ҳама салом додам, ба саволи муаллим буррою пухта ҷавоб гардондам, баъд суруд хондам, касеро дашном надодам, сухани бад нагуфтам...





Матнро хонед ва мазмunaшро бо фикрҳои хуло-
савӣ баён намоед.



Вобаста ба мазмuni матн саволҳо тартиб диҳед.
Пас аз он байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб
ташкил намоед.



Ҷумлаҳои саволии таркиби матнро номбар ку-
нед.



Чистонҳоро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Дар гуфтан панҷ “а” дорад,
Дар навиштан як “а”.

(П. н. а)



Мехонӣ ҳафтто,
Менависӣ панҷто.

(атфаҲ)



Хониши қисми оғозёбии “Афсонай пеш аз хоб”.

II

Он гоҳ Аҳмадҷон аз гӯшҳояш пурсид:

– Гӯшҳои ман, гӯшҳои ман, имрӯз шумо чӣ кори
хуб кардед?

Гӯшҳо гуфтанд:

– Мо дар мактаб бодиққат будем, ки ту дарси
омӯзгорро ба хотир бигирий. Мо суруд шунидем, са-
дои як майнаро ҳам шунидем ва ту онро аз дasti
бачаҳои беадаб озод кардӣ...

Аҳмадҷон хурсанд шуда, аз пойҳояш пурсид:

– Пойҳои ман, пойҳои ман, имрӯз шумо чӣ кори
хуб кардед?

Пойҳо гуфтанд:

– Имрӯз мо басе чусту ҷолоқ будем, бо роҳи рост
рафтему дар роҳи рост будем. Туру ба мактаб бур-
дем ва овардем...





Дар охир Аҳмадчон ба дастонаш савол дод:
– Дастони ман, дастони ман, имрӯз шумо чӣ кори
хуб кардед?

Дастҳо гуфтанд:

– Мо навиштему расм кашидем, китоби туро кушода, ба пеши рӯят овардем. Баъд, борхалтаи пурбори мӯйсафедеро бардошта, ба ҳавлиаш бурдем. Мо китобу дафтаратро ба раф ботартиб чидем, либосҳоятро дарзмол кардем...

– Офарин, ҷашмакони тезбин, гӯшҳои ҳушёр, забони хушгап, пойҳои чусту ҷолок ва дастони накӯкори ман! – хитоб кард вай.

– Акнун орому осуда бихобед, чунки имрӯз ҳама кори неку ҳайр кардаед... Ва ўро ҳоби ширин бурд.

Азизи Азиз



Матнро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хулосавӣ баён намоед.



Ба гурӯҳҳо тақсим шуда пурсупоси Аҳмадро бо гӯшу пову дастҳо хотирнишин намоед.



Ҷумлаҳои дар охир аломати савол ва хитоб доштаро ба дафтар бо ҳати зебо рӯбардор қунед.



Чистонҳоро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Чанд по дораду аз ҷо начунбад. (Ҳарфи)



Худашон дар замин,

Овозашон дар фазо.

(Ҳар. ҳо)



Хониши қисми дуюми “Афсонай пеш аз хоб”.



Мавзӯи 137. Китоб – дўсти азиз

Хоҳӣ, ки олам донӣ,
Дониши одам донӣ,
Сирри биёбон донӣ,
Асрори Кайҳон донӣ.

Китоб меҳнат омӯзад,
Дарси ҳурмат омӯзад.
Китоб ақлу тамиз аст,
Чун муаллим азиз аст.

Китоби бисёр бихон!
Такрор ба такрор бихон!
Китоб ба ту на душман,
Онро кушо, варақ зан!



Умедаи Ҳисорӣ



Шеърро бурро хонед ва мазмунашро нақл ку-
нед.



Вобаста ба мазмуни шеър саволҳо тартиб
диҳед. Пас аз он байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу
чавоб ташкил намоед.



Байти зеринро аз ҷиҳати мазмун шарҳ диҳед.

Китоби бисёр бихон!

Такрор ба такрор бихон!



Чистонҳоро хонед ва ҷавобашро бо баръаксхонӣ
ёбед.

Доимо дар даҳонам, вале фурӯ бурда намета-
вонам.

* * *

Косачаи садафдор,
Моҳичааш беқарор.

(ноҳад ва нобаъ)





Сухани пурхикмати зеринро аз чиҳати маъно шарҳ диҳед.

Илм бе баҳс намешавад.



Аз ёд намудани шеъри “Китоб – дӯсти азиз”.

Мавзӯи 138. Навоӣ ва булбул

Дар замони қадим Ғиёсиддини Кичкина ном марде буд. Ӯ писаре дошт, ки номаш Алишер буд. Ин писарак аз хурдӣ донову ҳушёр буд. Вақте ки нӯҳсола шуд, аллакай шеърҳо менавишт.

Рӯзе Алишер ба боғ баромада, шеърero, ки навништа буд, бо овози баланд хонд. Овози ширадор ва ба гӯш форами ин шоири ҷавон булбулеро, ки дар шохи дарахт буд, ба худ мафтун кард. Булбул дар китфи Алишер нишаста, гуфт:

– Эй шоири хушваз! Шеъре, ки ту хондӣ аз навои субҳоҳии булбулон ҳам форамтар аст. Номи ту чист?





- Номи ман Алишер, – чавоб дод писарак.
- Донистам, ту шоир ҳастӣ. Акнун ба худ як таҳаллуси хуб интихоб кун, – гуфт булбул.

Ба шоири чавон – Алишер калимаи “наво”, ки булбул гуфт, писанд омад. Пас аз ин воқеа ў дар шеъру ғазалҳои худ аз таҳаллуси “Навой” истифода бурд.

(Тарҷума аз забони ўзбекӣ)



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Вобаста ба мазмуни матн саволҳо тартиб диҳед.
Пас аз он байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.



Бо истифода аз ибораҳои зерин якчанд ҷумла тартиб диҳед.

Овози ширадор, шоири хушвоноз, навои дилкаш, булбули хушхон.



Чистонро хонед ва ҷавобашро бо баръаксҳонӣ ёбед.

Шунавандааш бинанда не,
Бинандааш шунаванда не.



Сухани пурҳикмати зеринро аз ҷиҳати маъно шарҳ диҳед.

Ҳеч давлат беҳ зи ақлу илм нест.



Хониши матни “Навой ва булбул”.






ЛУТФИ ДИЛНИШИН

Мавзӯи 139. Бибичонам меояд

Бибичонам меояд,
Дилу чонам меояд.
Аз раҳи дур меояд,
Базӯр – базӯр меояд.
Бибим ояд, мо хурсанд,
Киссаҳояш – пури қанд.
Мавизу мағз меорад,
Чизҳои нағз меорад
Гапҳои бибим шириń,
Қанд барин, асал барин.
Бибим – кони афсона!
Бибичонам – ягона!
Бибичонам меояд,
Дилу чонам меояд.
Равам, кўрпача орам,
Болишти пар гузорам.
Чояки гарм биёрам,
Нонаки нарм биёрам
Бибичона шинонам,
Хафа шудан намонам.
Бибичони хушрӯям,
Бибии қиссагӯям.



Гулчехра Сулаймонова



Шеърро бурро ва равон хонед. Пас аз он маз-
мунашро нақл кунед.

1. Набера бибичонашро вақти ба хонадон ома-
дан чӣ гуна пешвоз гирифтааст?
2. Бибичонаш барои набераҳо чӣ гуна чизҳо
овардааст?



3. Набера киро кони афсона номидааст?
4. Набера бибичонашро бо густурдан ва овардан чӣ гуна чизҳо пешвоз гирифтааст?



Ибораи “**дилу ҷонам**”-ро аз ҷиҳати маъно шарҳ дидҳед.



Ба саволҳо бо voguzorии калимаҳои таркиби шеър ҷавоб гардонед.

(ҷӣ гуна?)

Гапҳои бибиаш _____

(ҷӣ?)

(ҷӣ гуна?)

Гапҳои бибиаш монанди _____, _____

ҷиҳо?

Бибӣ _____, _____ меорад?
кӣ?

_____ кони афсона, ягона, хушрӯй, қиссагӯй.



Бо истифода аз калимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб дидҳед.

Лаббай, ташаккур, оғарин, хуш омадеъ, марҳамат, ҳайр, роҳи сафед.



Аз ёд намудани шеъри “**Бибичонам меояд**”.

Мавзӯъҳои 140–141. Беҳтарин ва бадтарин ҷиз

Ҳӯҷаине ба хизматгораш мефармояд, ки барои меҳмонон ҳӯроки хуштаъм тайёр кунад. Хизматгор марди оқил буд. Ӯ барои омода кардани ҳӯрок аз бозор забон меорад. Ҳӯҷаин мепурсад:

- Ҷӣ овардӣ?
- Забон, – мегӯяд марди оқил. Ҳӯҷаин ба ғазаб омода мегӯяд:
- Наход аз забон беҳтар ҳурдание набошад?

Мард мегӯяд:





– Забон одамонро ба яқдигар муттаҳид мекунад. Ба воситаи забон мо ба ҳамдигар гуфтугү мекунем. Забон калиди дониш аст. Забон дар даҳон посбони сар аст. Бори дигар хӯчайн ба ў мефармояд, ки аз бозор чизи аз ҳама бадро биёрад. Мард аз бозор боз забон меорад. Хӯчайн мепурсад:

– Чӣ овардӣ?

– Забон, – ҷавоб медиҳад марди оқил. Хӯчайн боз ба ғазаб омада мегӯяд:

– Боз забон?!
Мард ҷавоб медиҳад:

– Оре. Забон бадтарин чиз аст. Забон сабаби ҳама найрангҳост. Забон дурӯғ мебофад, ҳақиқатро пинҳон мекунад, тӯҳмат ва ғайбат мекунад. Забон хашму ғазаб меорад, дашном медиҳад, дил меранҷонад. “Забони сурх сари сабз медиҳад барбод”.

Ин гуфтаҳои хизматгор ба хӯчайн писанд меояд. Ўминбаъд хизматгорашро маслиҳатгари худ интихоб мекунад.



Матнро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хулосавӣ баён кунед.



Вобаста ба мазмуни матн байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.



Суханҳои пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ дихед.

1. Бо ҷашм бину бо забон гӯй!
2. Забони сурх сари сабз медиҳад барбод.



Тобишҳои маъноии ибораҳои “забон ҳоидан”, “забони тунд”, “забони ширин”-ро аз омӯзгор пурсед ва пас аз он бо корбости онҳо якчанд ҷумла тартиб дихед.



Хониши матни “Беҳтарин ва бадтарин чиз”.





Мавзұъҳои 142–143. Афсонаи баҳти хонадон

Будаст – набудаст, як мард будааст. Вай се писар доштааст. Онҳо бо ҳамдигар ахл, яъне дўсту меҳрубон будаанд. Як рӯз Баҳт пеши он мард омадаасту гуфтааст:

– Ман аз хонаат меравам!

Мард писари калониро пеши худ хонда, гуфтааст:

– Баҳт аз хонаи мо рафтанист. Ту ба ин чӣ мегӯй?

Писари калонӣ ҷавоб додааст:

– Бигузор равад! Ба мо Баҳт не, иттифоқ лозим!

Мард писари дуюмашро ҷеғ зада, гуфтааст:

– Баҳт аз хонаи мо рафтанист. Ту ба ин чӣ мегӯй?

Писари миёна гуфтааст:

Равад, рафтан гирад! Ба мо дўстӣ даркор аст!





Мард ба писари сеюмаш ҳам ҳамин гапро гуфтааст.
Писари хурдӣ ҷавоб додааст:
– Бахт равад ҳам, мо аҳл мемонем, падарчон!
Он мард ҷавоби ҳар се писарашро ба Бахт гуфтааст. Бахт ҷавоб додааст:
– Ин хел бошад, ман ба ҳеч ҷо намеравам! Хонаи ман он ҷост, ки дӯстиию иттифоқ бошад. Одамон ҳама аҳл бошанд.



Матнро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хулосавӣ баён қунед.



Вобаста ба мазмуни матн байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.



Калимаи “**бахт**”-ро аз ҷиҳати маънои луғавӣ шарҳ дидҳед ва пас аз он интихобан якчанд қалимаҳои ҳамреша тартиб дидҳед.

Намуна: бахтиёр, хушбахт ...




Бо истифода аз ибораҳои зерин якчанд ҷумла тартиб дидҳед.

Саодатманд зистан, хушбахтарин инсон, бахтиёр будан, бахт мададгорат шавад, бахтат ёрӣ дидҳад, толеат баландӣ қунад, корат омад қунад.



Бозии “**Калимаёбак**”. Аз ҳарфҳои пошхӯрда қалимаҳои нарми, лутф, сухан, баёнро бунёд қунед.



Хониши матни “**Афсонаи бахти хонадон**”.



Мавзӯи 144. Бачагони хушбахтем

Мо бачагонем,
Хушбахту хандон.
Озоду шодем,
Дар ин гулистон.

Сулху амонӣ,
Мақсади моён.
З-он зиндагонӣ,
Шавад дурахшон.

Шаббода бигзар,
Аз кишвари мо.
Ба бачаҳо бар,
Суруди моро.



Салимшо Ҳалимшо



Шеърро бурро ва равон хонед. Пас аз он мазмунашро нақл кунед.



Калимаи “сулҳ”-ро аз ҷиҳати маъно шарҳ дихед.



Бо гузоштани калимаҳои мувофиқ ҷумлаҳоро дар шакли пурра хонед.

1. Кабӯтар рамзи _____ ба шумор меравад.
2. _____ ба одамон бахту иқбол мөорад. 3. _____ мо тарафдори сулҳу осоиштагианд. 4. Сулҳ _____ пайванд мегардонад.

Калимаҳо барои истифода: сулҳу осоиштагӣ, сулҳ, мардуми кишвари, риштаҳои дӯстиро.



Аз ёд намудани шеъри “Бачагони хушбахтем”.





Мавзӯи 145. Иқболи баланди мо

Иқболи баланди мо,
Даврони писанди мо,
Дар соҳаи омӯзиш,
Илҳоми дучанди мо.
Аз меҳри Ватан бошад
Оҳанги суруди мо.

Ҳар дарс, ки меҳонем,
Бояд, ки накӯ донем!
Дар нашъунамо кардан,
Ҳамранги баҳоронем.
Аз меҳри Ватан бошад
Оҳанги суруди мо.

Муҳиддин Фарҳат



Шеърро ифоданок хонед ва пас аз он мазму-
нашро баён намоед.



Бо кӯмаки омӯзгор калимаҳои **иқбол**, **даврон**,
илҳом, **накӯ**, **нашъунаморо** аз ҷиҳати маънои
луғавӣ шарҳ дидед.



Мазмуни сухани пурҳикматро бо фикрҳои хуло-
савӣ баён намоед.

Ватан аз остона сар мешавад.

Ватан – маскани муқаддас.




Аз ёд намудани шеъри “Иқболи баланди мо”.



МАН РОБОТ ИХТИРОЪ МЕКУНАМ (Роботҳо, кӯдакони роботсоз, клубҳо)

Мавзӯи 146. Робот



Робот – дастгоҳҳои автоматӣ (худкор) мебошанд, ки аз рӯйи барномаи пешакӣ тартибдода фаъолият меқунад. Робот аз рӯйи барномаи компютерие, ки дар дохили онҳо ҷойгир карда шудааст, корҳои гуногунро ичро менамояд. Робот ба воситаи датчикҳо фармон мегиранд. Датчикҳо асбоби маҳсусанд, ки аз кори қисмҳои компютерии роботҳо хабар медиҳанд. Датчикҳо монанди аъзои ҳисси одамон (шунавоӣ, биноӣ ва ғайра) хабар мебаранд. Роботҳо метавонанд, мустақилона ё аз рӯйи фармонҳо кор кунанд.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Бо иловаи калимаҳои сутуни дуюм ба якум калимаҳои аз ҷиҳати тобиши маъно ва шакл фарқунанда тартиб диҳед.

R		соз		
O		созӣ		
B		созкун		
O	+	созкуни	=	
T				



Шинос шавед ва ба лавҳи хотир нигоҳ доред.

Калимаи “робот”-ро аввалин бор нависандай чех Карел Чапек дар асари “Роботҳои универсалии Россум” истифода кардааст. Калимаи “робот” қариб ба ҳамаи забонҳои дунё ворид шудааст.

Калимаи “робот” дар забони тоҷикӣ маънои дастгоҳи маснӯии шабеҳ ба одам, ки ин ё он корро тибқи барнома иҷро��унандаро ифода менамояд.



Ба чойи нүқта вобаста ба тобиши маъно калимаҳои мувофиқ гузашта, дар шакли пурра хонед. Пас аз он чиҳатҳои фарқунандаашонро номбар кунед.

1. дастгоҳи маснӯии шабеҳ ба одам, ки ин ё он корро тибқи барнома ичро меқунад.
2. мусофириҳонае, ки дар замони пеш аз мо дар сари роҳҳои корвонгард бино карда шудааст.
3. – ҳавлии деворбаланд дар боғот.

Калимаҳо барои истифода: робот, работ.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Он чист ҳар чизеро
Аз ҳам намояд чудо?
Чудо карда, валекин
Худаш мемонад танҳо.
Ба афташ як назар кун,
Каллакалону каҷпо.



(Аломати в. . . л)



Бо истифода аз калимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб дихед.

Роботсоз, роботсозӣ, роботсозкун, роботсозкуни.



Бозии “Калимаёбак”. Аз ҳарфҳои пошхӯрда калимаҳои роботсозӣ, одамшабеҳро тартиб дихед.



Мавзӯи 147. Роботи сухангӯ



Аввалин роботи “сухангӯ”, ки баъзе ҳаракатҳо ва суханҳои одамонро тақрор мекунад, соли ҳазору нӯҳсади бисту ҳафт сохта шудааст. Дар артишҳои гуногуни ҷаҳон қариб понздаҳ ҳазор робот хизмат мекунанд.

Аз бисту як то бисту сеюми июни соли 2010 дар Чин олимпиадаи роботҳои андроид баргузор шуд. Роботҳо дар навъҳои гуногуни варзиш мусобиқа карданд. Роботҳоеро, ки аз рӯйи соҳт ба одамон шабоҳат доранд, роботҳои андроидӣ мегӯянд.

Соҳт ва шакли роботҳо вобаста ба соҳаи фаъолияташон гуногун мешаванд. Дар соҳаи истеҳсолот роботҳое истифода мешаванд, ки ба соҳти бадани одам тамоман монандӣ надоранд. Ин гуна роботҳо дар корхонаҳои саноатӣ ва дар корхонаҳое, ки барои саломатии инсон ҳавфноканд, кор мекунанд. Як робот метавонад, дар як дақиқа кори ҳазорон нафарро ичро намояд.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Бо интихоби корбасти аломатҳои китобии савол, нуқта, хитоб аз рӯйи расм ва ичрои амали роботҳо ҷумлаҳо тартиб дихед.



Вобаста ба мазмуни матн саволҳо тартиб дихед. Пас аз он байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб гузаронед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Бо дос монанд аст он,
Бо гардани качи худ.
Илоҷашро биёбӣ,



Мегарди шоду хушнуд.
Чу гаштӣ мағлуб аз он,
Дар хичолат монӣ зуд.

(Аломати с . . . л)



Зери сарлавҳаи “Мо ҳам бачаҳои роботсозем”
матни аз се-чаҳор ҷумла таркибёфта тартиб
диҳед.

Мавзӯи 148. Ихтирои ҷавонони ҳавасманд



Умед – Оё ягон ихтирои бузурги инсониятро ме-
донӣ?

Фарзона – Ихтирооти инсон зиёд аст. Дар тӯли
мавҷудияти худ инсоният ихтирооти зиёде кардааст.
Агар ихтирооти ба наздикиҳо анҷомдодаро дар на-
зар дошта бошӣ, ин компьютер аст. Ин беҳтарин ва
ҷолибтарин мӯъҷизаи даврони мост. Пас аз ҳатми
мактаб барномасози компьютер мешавам.



Умед – Дурусттар фикр карда гап зан,
Фарзона – Дар айни замон аз компьютер бузургтар ягон ихтирои дигаре ҳаст? ...

Фарзона – Ба андешаи ман, нисбат ба компьютер телефонро ихтирои бузург гуфтан мумкин. Ҳатман баъди хатми мактаб ихтироъкор мешавам. Телефоне ихтироъ мекунам ва бо ин корам одамонро дар ҳайрат мегузорам.

Умед – Фарзона, дурусттар фикр кун. Аз телефон ҳам пурзӯртар чиз ҳаст.

Фарзона – Эҳтимол, ту телевизорро дар назар дошта бошӣ. Ҳа, телевизор аз компьютеру телефон ҳам зӯртар. Телевизори мо ҳазор шабака дорад. Як рӯз не, як рӯз, як телевизор ихтироъ мекунам.

(Аз китоби “Ихтирои бузург”-и Гулсара Авазова)



Матнро хонед ва мазмunaшро нақл кунед.



Бо иловаи калимаҳои сутуни дуюм ба якум калимаҳои аз ҷиҳати тобиши маъно ва шакл фарқунанда тартиб дихед.

		гар		
ИХТИРОЪ	+	кор	=	
		корӣ		
		чӣ		



Ба ҷойи нуқта вобаста ба тобиши маъно калимаҳои мувофиқ гузошта, дар шакли пурра хонед. Пас аз он ҷиҳатҳои фарқ кунандаашонро номбар кунед.

- – ба вучуд овардан ва ё сохтани чизи то ин дам номаълум, навоварӣ кардан.
- – он ки чизеро ихтироъ кардааст, падидоварандай чизи нав.
- – чизи то ҳол номаълум ва ниҳонеро ёфтан ва ба асоси илмӣ ба субут расонидан.



Калимаҳо барои истифода: *ихтироъ, ихтироъгар, кашфиёт.*



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Бе лабу бе дандон,
Гап мезанад бо чанд забон.



ТЕСТ

1. Дастроҳи экрандори ба воситаи он ҳар гуна мултфилм, фильм, суруду таронаҳои дилнишин намоишдиҳанда чӣ ном дорад?
 - а) телевизор
 - б) телефон
 - в) радио
2. Дастроҳи маҳсуси барои овоз аз масофаи дуру наздик ҳабаррасонанда чӣ ном дорад?
 - а) оинаи нилгун
 - б) овозахбор
 - в) телефон
3. Телефони алоқаро бе сим пайвасткунанда чӣ ном дорад?
 - а) телефони дастӣ
 - б) телефони рӯйи мизӣ
 - в) телефони бесадо



Бо истифода аз калимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб диҳед.

Ихтироъгар, ихтироъкор, ихтироъкорӣ, ихтироҷӣ.

Мавзӯи 149. Тайёраҳои сайёрпарвоз

Тайёра (самолёт), ҷархбол (верталёт), ракета тайёраҳои сайёрпарвоз ба шумор мераванд. Инсон дар ихтирои тайёраҳои сайёрпарвоз тамоми донишу ҳирадашро ба кор бурдааст. Тайёраҳои сайёрпарвоз масофаи дурро дар муддати кӯтоҳ тай менамоянд.





Дар осмон дар як вақт садҳо тайёра парвоз мекунанд. Дар аэродромҳои бузург ҳар лаҳза даҳҳо тайёра фуруд меоянд ва парвоз мекунанд. Аз аввал то охири парвоз тайёраро танзимгарони ҳавоӣ идора мекунанд. Онҳо тайёраҳоро намебинанду аз радиолокатор (радар)-ҳо истифода мекунанд. Радиомавҷҳои аз тайёра инъикосшуда дар экранни локатор чун нуқтаи равshan пайдо шуда, мавқеи тайёраро муайян мекунанд.

Дар дунбол ва қанотҳои тайёра рул (чанбарак) ва сатҳҳои ҳаракаткунанда ҳастанд, ки бо ёрии онҳо пилот равиш ва баландиро тағиیر медиҳад. Фишанг, дастак ва педалҳои идоракунанда дар кабинаи тайёра мебошанд.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Аз таркиби матн қалимаҳои ифодакунандай номи тайёраҳои сайёрпарвозро ба дафтар бо хати зебо рӯбардор кунед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Ду гӯшак дар як гӯшак,
Яктааш ҳабарбарак,
Дигараш – ҳабаркашак.



Бо истифода аз қалимаҳои **кашфиёт**, **кашфкунанда**, **кашшоф** якчанд ҷумла тартиб диҳед.

Мавзӯи 150. Китоби аҷоиб

Падари ҳамсинфам Самад аз саёҳати қадом як кишвар китоби ачибе овард, ки хонда намешуд. Ин китоб ҳудашро мөхонд! Бале ҳайрон нашавед. Ҳамин ки саҳифаеро кушодед, ҳар гуна овозҳо ба гӯш мебошанд.





расиданд. Гоҳо садои баҳру шамолу раъду тир, ҳуштақу шўру мағал, хандаю гирия, гоҳо дўғу таҳсину оғарин мешунидӣ.

Ачиб, хеле ачиб буд! Гӯё китоб нею магнитофон бошад. Баҳузур гӯш мекардӣ. Аммо он китоб буд, фақат аз картону коғаз соҳта шуда буд, танҳо ҳарфҳо овоз медоданд!

Вале афсӯс, ки Самад онро эҳтиёт карда натавонист. Чун китобҳои дигараш даронду нобуд соҳт.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Вобаста ба мазмуни матн саволҳо тартиб диҳед.



Сухани пурҳикмати зеринро аз ҷиҳати мазмун шарҳ диҳед.

Китоб – сарчашмаи илму дониш.



Бо интихоби сарлавҳа ва корбасти аломатҳои китобии вергул, тире ва нуқта матни дилҳоҳ тартиб диҳед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Найза ба каф ситода,
Кораш ҳамеша фармон.
Гоҳ аз ғазаб меғуррад,
Гоҳ хуррам асту шодон.
Ба дилҳо дорад асар,
Кӣ мегӯяд, ки чист он.



(Аломати х . . . б)



Ду ҷумлаи аввалини матни “**Китоби аҷоиб**”-ро бо хати зебо ба дафтар рӯбардор кунед.



ИХТИРООТИ АЧИБ (чарх, коғаз, пул ...)

Мавзӯи 151. Ихтирои телевизор

Ихтироъкори шотландӣ Ҷон Лочи Бэрд соли ҳазору нӯҳсаду бисту шаш системаи телевизионии нахустинро намоиш дод. Он аз қуттии кӯҳна, сихҳои ҷӯроббоғӣ, қуттии тунука ва фонуси велосипед сохта шуда буд. Телевизиони механикӣ дар асоси доираи чархзанандай сӯроҳдор кор мекард. Системаи электронии телевизионро соли нӯҳсаду бисту се В.Зворикин ихтироъ карда, онро “иконоскоп” номид. Пас аз он аз ҷониби олимони дигар телевизорҳои гуногунном ихтироъ карда шуд, ки мо ба воситай онҳо бо намоишҳои барномаҳои фарогири маърифатӣ, фарҳангии фароғатӣ ва иттилоотӣ ошно мегардем.

Телевизорро дар вақти муайян тамошо кунед. Баробари хондану навиштан ва ҳӯрдан тамошо кардани телевизор фоида надорад.

Аз Ҷонибии телевизор нурҳои зарарнок паҳн мешаванд. Бисёр тамошо кардани он ҷашмони шуморо хира мекунад. Барномаҳои телевизиониро ҳатман, ҳамроҳи хонавода тамошо кунед. Ҷизҳои нафаҳмидаатонро аз онҳо пурсед.



Матнро хонед ва байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил кунед.



Бо қӯмаки омӯзгор номҳои ҷанде аз қисмҳои телевизорро нависед.



Мултфилми ба воситай барномаи телевизионӣ тамошо кардаатонро мазмунан нақл кунед.





Ҳамчун сухандон ва барандаи телевизионӣ ҳа-
барҳои рӯзро ба диққати ҳамсинфон расонед.



Сухани пурхикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ
дихед.

Ҳар киро забон ширин аст, сазовори таҳсину
офарин аст.



Чистонро бо бараъксхонӣ хонед ва ҷавобашро
номбар кунед.




Айби ҳамаро мебинад, аммо намегӯяд.



Хониши матни “**Ихтирои телевизор**” ва ба
дафтар бо ҳати зебо рӯбардор кардани ҷум-
лаҳои сарҳати охирин.

Мавзӯи 152. Ихтирои ҳисобкунаки механикӣ

Аввалин мошинаи ҳисобкунии механикӣ (кал-
кулятор)-ро соли ҳазору шашсаду чилу ду
Б. Паскал ихтироъ кардааст. Он аз
чанд ҷарҳакҳо иборат буд, ки дар
гирдашон рақамҳо сабт шуда буданд.
Бо ин ҷарҳакҳо ададҳои амали ҳисоб
интихоб ва дар сӯроҳиҳо ҷавоби мас-
ъала пайдо мешуд. Ҳисобкунакҳои
ҷайбии электронӣ соли ҳазору нӯҳсаду
ҳафтоду як ба фурӯш бароварда шуданд.



Матнро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хуло-
савӣ баён кунед.



Амалҳои тарҳу ҷамъи ададҳои даҳиро ба воси-
таи калкулятор иҷро кунед.



Бо гузоштани сарҳарфи расмҳо зарбулмасали
“Оламро офтоб, одамро илм равшан меку-
над”-ро пайдо кунед.




Мавзӯи 153. Ихтирои тахтаи ҳисоб



Соддатарин тахтаи ҳисоб ё “абак” се ҳазор соли то милод дар Бобилистон ихтироъ шуда буд. Он аз лавҳаи хаткашида бо чуқурчаҳо иборат буда, сангчаҳо ё муҳраҳо дар онҳо ҳаракат мекарданд. Дар асри панчи то милод дар Миср ба ҷойи хат ва чуқурчаҳо ҷӯбчаҳо ва сими муҳрадорро истифода мебурданд. Дар Ҳиндустони қадим низ аз “абак” истифода мекарданд. Дар маъхазҳои арабии ҳисоб калимаи “туроб” (хок, замин) маънои ҳамин абак”-ро дорад. Ба воситаи арабҳо Аврупо бо “абак” дар асри ҳашт шинос шуд. Дар Чин онро “суанпан” ва дар Ҷопон “соробан” мегуфтанд. Абакҳои баъдина ба қаторҳои воҳидҳо, даҳихо, садиҳо ва ҳазориҳо тақсим шуда, ҷор амали ҳисоб (чамъ, тарҳ, зарб, тақсим) бо онҳо тезтар ичро мешуд.



Матнро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.





Қатори воҳидҳои якӣ, даҳӣ, садии чӯтро бо нишондод муайян кунед.



Хонед ва ба лавҳи хотир нигоҳ доред.

Чӯт асбоби чоркунҷаи симу муҳрадор барои ҳисобу китоб ба шумор меравад.

Чӯт шакли дигаргуншудаи қалимаи русии “счет” аст.



Амалҳои математикии чамъ ва тарҳро бо истифодаи чӯт ичро кунед.

Мавзӯи 154. Ихтирои ҷарҳ

Ҷарҳҳои аввалин дар Бобилистони қадим тақрибан се ҳазору панҷсад соли то милод пайдо шудаанд. Онҳоро нахуст аз санг, сониян аз тахта даврашакл месоҳтанд. Чунин ҷарҳҳо мустаҳкам, вале вазнин буданд. Онҳоро дар арабаҳои боркаш ва ҷангӣ истифода мекарданд.

Замбарғалтакро солҳои дусаду бисту як – дусаду шасту панҷи то милод дар Ҷин ихтироъ кардаанд. Бо замбарғалтаки бузург одам метавонист, бори вазниро қашонад. Аз ин сабаб онро **“барзагови чӯбӣ”** меномиданд. Борро дар қачова ё сабад гузошта мебастанд. Дастан замбарғалтак чӣ қадар дарозтар бошад, ҳамон қадар қувваи кам барои бардоштани он лозим меояд.





Матнро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.



Вобаста ба мазмуни матн байни гурӯҳҳо лаҳзαι саволу ҷавоб ташкил намоед.



Бо иловаи калимаҳои сутуни дуюм ба якум калимаҳои аз ҷиҳати тобиши маъно ва шакл фарқунанда тартиб диҳед.

Ч		ак		
А		гардон		
Р		ҷӣ		
Ҳ		ҷӯб		



Бо корбасти калимаҳои зерин ҷумлаҳо тартиб диҳед.




Чарҳ, чарҳак, чарҳгардон, чарҳҷӣ, чарҳҷӯб, чарҳи оҳанин.

Аз рӯйи расм бо тартиб додани ҷумлаҳо амалҳои шахсони чарҳнигорро баён кунед.

Мавзӯи 155. Ихтирои коғаз

Ихтирои коғаз саҳифаи дураҳшони таърихи ҳалқи тоҷик дар давраи Сомониён буд, ки маркази асосии истеҳсолоти он шаҳри Самарқанд мебошад. То истилопи арабҳо ба ҷуз Самарқанд боз дар шаҳрҳои Бухоро, Чорҷӣ, Балҳ, Хева ва сонитар дар Ҳӯқанду Тошканд коғаз истеҳсол мекарданд. Пас аз забти Осиёи Марказӣ аз тарафи арабҳо, халифа Ҳорунаррашид фармони танҳо дар коғаз навиштанро мебарорад.





Олимону шоирони асрҳои миёна асарҳо, шеърҳо достонҳо ва саргузаштҳои таърихии замони худро ба воситай коғаз навишта паҳн мекарданд. Дар он давр шаҳри Самарқанд ягона шаҳре буд, ки тамоми давлатҳои хилофати арабро бо коғаз таъмин менамуд. Чунин вазифаи бузургро Самарқанд аз нимаи дуюми асли ҳашт то аввали асли нӯҳ ичро кардааст. Дар ин давра шаш намуди коғаз истифода бурда мешуд.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Рангҳои коғазҳои дар ҷараёни дарсҳои санъати тасвирӣ истифодашавандаро ном ба ном нависед.



Аз рӯйи расм бо тартиб додани ҷумлаҳо ҳаракату амалҳояшонро маънидод намоед.



Хониши матни **“Ихтирои коғаз”**.



ОФТОБ – МАНБАИ ЭНЕРГИЯ (Энергияи офтоб, вазифаҳои офтоб)

Мавзӯи 156. Хуршеди ҳароратбахш

Офтоб ба тамоми мавҷудоти рӯи Замин – кӯху дашту хок ва ғайра гармӣ медиҳад. Сарчашмаи тамомии навъҳои энергия Офтоб аст. Офтоб ситораи наздиктарин ба Замин мебошад. Он аз Замин сесад ҳазор маротиба калон аст.

Болотарин қисми Офтоб тоҷ аст, ки миллионҳо километр тӯл кашидааст. Тоҷи Офтоб рӯшноии баланд дошта, нурҳои он шакли кӯтоҳ, дароз ва баъзан кач доранд.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Бозии “Калимаёбак”. Аз ҳарфҳои пошхӯрда қалимаҳои гармӣ, шуоъ, нур, тафсонро тартиб дихед.





Байни гурӯҳҳо бозии “Саволаку ҷавобак”-ро гузаронед.

1. Бо фарорасии субҳ Офтоб дар қадом самти уфуқ пайдо мешавад?
2. Ҳаракати Офтоб аз қадом самти уфуқ ибтидо мейёбад?
3. Офтоб аз қадом самти уфуқ ба қадом самт ҳаракат мекунад?
4. Дар поёни рӯз пеш аз шом Офтоб дар қадом самти уфуқ фурӯнишин мегардад?
5. Самтҳои уфуқро номбар кунед.
6. Пас аз фурӯнишинии Офтоб дар осмон чӣ пайдо мешавад?
7. Сайёраҳои шаби торикро мунаvvаркунанда чӣ номдоранд?



Ҷумлаи охирини таркиби матнро ба дафтар бо хати зебо нависед. Пас аз он ба қадом савол ҷавоб шудани қалимаҳои таркиби ҷумлаҳоро пайдарпай номбар кунед.



Бо иловаи қалимаҳои дигар ба қалимаи “Офтоб” панҷто ибораҳои дилҳоҳ тартиб дихед.

Намуна: Офтоби дураҳшон, офтобаки лаби бом...

Мавзӯи 157. Ҳонаҳои ҳуршед

Ҳуршеди пурнур
Дорад ду ҳона.
Аз ҳамдигар дур
Серошёна.
Як ҳона дар Ғарб,
Як ҳона дар Шарқ,
Он ҳарду ҳона
Дар нури ўғарқ
Ҳуршеди олам
Гардад равона,

Дар ҳонаи Ғарб
Хобад шабона.
Аммо пагоҳӣ
Ҳуршеди ховар,
Аз Шарқ созад
Дунё мунаvvар.
Ҳуршеди пурнур
– Дорад ду ҳона,
Аз ҳамдигар дур
Серошёна.

Мадмадалишоҳи Ҳайдаршоҳ





FAPB



ШАРК



Шеърро бурро ва равон хонед.



Бо назардошти мазмунни шеър саволҳо тартиб дихед. Пас аз он байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил қунед.



Ибораҳои “хуршеди пурнур”, “хуршеди олам”, “хуршеди ҳовар”-ро аз ҷиҳати маъно шарҳ дихед.



Калимаҳои ҳаммаъни зеринро ба дафтар бо хати зебо нависед.

Офтоб, хуршед, шамс, меҳр.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Як падару як модар,
Боқӣ ҳама бародар.



Аз ёд намудани шеъри “Хонаҳои хуршед” ва нақли мазмуни он.



Мавзӯъҳои 158–159. Офтоб, Моҳ ва гули лола

I

Рӯзе аз рӯзҳои баҳорӣ сабзай нозуку зебое сар боло кард. Ў чашм кушода Офтобро дид, ки ба ў табассум мекунад.

— Раҳмат, Офтобҷон, — гуфт сабза.

— Ту бисёр зебо ва меҳру-бонӣ!

— Ту ҳам қалон ва зебо ме-шавӣ, — гуфт Офтоб. — Ман ба ту кӯмак мекунам.

Бо кӯмаки Офтоб сабза рӯз то рӯз қалонтар шуд. Муғча баст. Чанд рӯз аз байн гузашт. Ғунчай сабзи нозанин тезтар шу-куфтан меҳост.

Шабе тамоман хобаш набурд. Ба осмон нигаристу Ситораи фурӯзоне дид.

— Ситорачон, ман зебоям? — пурсид Ғунча.

— Ту зебоӣ, лекин касе мисли ман зебо нест. На ту, на Моҳ ва на Офтоб! — гуфт Ситора.

Ғунча аз ин ҷавоби Ситора хеле ғамгин шуд.



II

Дар осмон Моҳ пайдо шуд. Ғунча ҳайрон-ҳайрон ба Моҳ нигарист ва гуфт:

— Ваҳ! Ту аҷаб зебоӣ! Ман ҳам мисли ту зебоям?

— Ту, намедонӣ, ки ман аз ҳама зебоям? На ту, на Ситора ва на Офтоб дар зебоӣ ба ман баробар шуда наметавонед! — гуфт Моҳ.

Ғунча боз ҳам ғамгингар шуд. Аз алам гиря кар-ду хобаш бурд. Саҳар Офтоб баромад.





- Салом, Офтоб! – Бо сари хам гуфт Ғунча.
 - Салом! Чаро ғамгинӣ? – пурсид Офтоб.
 - Ситораю Моҳ маро ғамгин карданд, гуфтанд, ки ман безебам! – Арз кард, Ғунча.
 - Ғамгину озурда нашав, – меҳрубонӣ кард Офтоб. – Ту Ғунчай зебой! Табассум кун, боз зеботар мешавӣ!
 - Рост? Ғунча хурсанд шуд. Вай аз шодӣ якбора шукуфту ба гули нозанине табдил ёфт. Ӯро Лола ном ниҳоданд.
- Аз ҳамон замон то имрӯз Лола Офтобро ҳамеша бо табассум пешвоз мегирад.
- Аммо Моҳу Ситора табассуми гули Лоларо дида наметавонанд, чунки онҳо боиси ғамгинию озурдагии ӯ гашта буданд.
- (Аз китоби “Гули лола”-и Гулистон Соҳибназарова)



Матнҳои яклухти ба қисмҳо ҷудокардаро дар алоҳидагӣ хонед ва мазмунашро нақл кунед.

Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб дихед.



Бо шарҳи калимаҳои зерин шинос шавед ва пас аз он ба **“Дафтарҷаи луғат”** рӯбардор кунед.

Арз – баён, изҳор

Боис – сабаб

Муғча – ҷойи баргбарорӣ ва гулкунии навда ва шоҳчай растаниҳо

Табассум – нимханда, лабханд



Хониши матни **“Гули лола”** ва нақли мазмуни он.





Мавзӯи 160. Рангҳои сайёраҳо

Сафед – Зуҳрабону,
Аз нуқраи хом аст ӯ.
Оне ки сурху бурх аст,
Сайёраи Мирриҳ аст.
Зуҳал сиёҳсӯҳта,

Монанди хишти пухта.
Сайёрае қабуд аст,
Яхбандон Аторуд аст.
Замин, ки лочувардист,
Кашфи кайҳоннавардист.

Бозор Собир



Шеърро бурро ва равон хонед.



Калимаҳои ифодакунандай номи сайёраҳоро муайян намуда, ба дафтар рӯбардор кунед. Дар хусуси тарзи навишт ва қоидаҳои имлой ҳар он чизе ки медонед, баён кунед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.



Гилеми қалони ранга,
Дарунаш пури танга.



Калимаҳои ифодакунандай рангу аломати сайёраҳоро бо саволгузорӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



Аз ёд намудани шеъри “Рангҳои сайёраҳо”.

Мавзӯи 161. Такрор ва мустаҳкамкуни


Фаъолияти тарафайн. Такрор ва мустаҳкам на-
мудани мавзӯҳои гузашта бо савол ва супоришҳои
пешниҳодкардаи омӯзгор.



Мавзӯъҳои 162–163. Кори назоратӣ ва таҳлили он

Жола

Бегоҳ аз тарафи шимол абри сиёҳе баланд шуд ва дар андак фурсат тамоми осмонро фаро гирифт. Раъду барқ сар шуд. Жола ҳам омад. Жолаҳое омад, ки ҳар як қадомаш тухми мусича барин буд. Дар мобайни панҷ дақиқа барги дарахтон рехта кӯрпа барин шуданд. Палакҳои харбуза ва бодиинг ғалбер барин шуданд. Дар як дам жола ба борон мубаддал шуд.





БОБИ VIII. ИЛМ ВА ТЕХНОЛОГИЯ

ОМҮЗИШИ ИЛМ АЗ ХУРДСОЛЙ

**Мавзұъҳои 164–165. Фарзанд бошад,
чы сон бошад?**

Фарзанд бошад, чы сон бошад?
Қобил бошад, пурдон бошад,
Дар меңнат қаҳрамон бошад,
Ифтихори ёрон бошад,
Ба таҳсинҳо шоён бошад,
Васфа什 дар ҳар забон бошад.
Модар аз ү шодон бошад,
Падар аз вай хандон бошад.
Фарзанд бошад, чы сон бошад?
Зирак бошад, кордон бошад,
Баҳри нағғыи халқу Ватан
Күшишхояш аз өн бошад.
Ҳамсағ гашта бо хушбахтон
Дар ичрои паймон бошад.
Модар аз ү шодон бошад,
Падар аз вай хандон бошад.



Сұхайлі Қавқазизода



Шеърро аввал беовоз, сипас бо овози баланд
бо ҳамсинфон дар яқсиягүй хонед.



Байти ҳамчун нақарот корбастшударо номбар
кунед. Пас аз он ҳамон байтре аз чиҳати маз-
мун шарҳ диҳед.



Ба кадом саволҳо چавоб шудани калимаҳои ба
тавсифи фазилатҳои хуби фарзанд корбастшу-
даро муайян намоед.



Бо корбасти калимаҳои зерин ҷумла тартиб
диҳед.

Мактаб, аст, илму дониш, макони.





Бо тобишҳои маънои калимаҳои зерин шинос шавед ва тарзи имлояшонро ба лавҳи хотир нигоҳ доред.

Чӣ сон – чӣ хел

Шоён – шоиста, лоиқ, арзанда, сазовор.

Нафъ – фоида, манфиат.

Паймон – аҳд, қавлу қарор.



Бозии “**Калимаёбак**”. Аз ҳарфҳои пошхӯрда калимаҳои **доно**, **хирад**, **илму** **донишро** пайдо кунед.



Ҳарфчадвал. Бо гузоштани сарҳарфи расмҳо зарбулмасали “**Дониш ҷароғи ақл аст**”-ро пайдо кунед.



Аз ёд намудани шеъри “**Фарзанд бошад, чӣ сон бошад?**”

Мавзӯъҳои 166–167. Кори муҳим

Модар Сайдҷонро аз хоб бедор кард.

– Бархез, писарам, – гуфт вай, – вақти мактаб рафтан шуд.

Сайдҷон аз ҷойгаҳ бархест, варзиш кард, дасту рӯ шуст, либос пӯшид, ноништа кард ва китобдонашро гирифту аз дар баромад. Аммо бозистод.





“Воҳ, – гуфт ба худ, – як кори муҳим фаромӯш шуд!”

Сайдчон баргашта ба хона даромад, модарро бӯсиду гуфт:

– Хайр, модарчон! Ман ба мактаб меравам.

Модар низ ба Сайдчон гуфт:

– Хайр, писарам! Нағзакак хон, боодоб бош!

Баъд аз ин Сайдчон шоду мамнун ба мактаб рафт.

Азизи Азиз



Матнро хонед ва мазмunaшро баён намоед.



Чумлаҳои хитобии таркиби матнро номбар кунед.



Чумлаи яклухти дар ҳошияни сеюм ҷой гирифтаро ба якчанд ҷумлаҳои содда ҷудо карда нависед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб дихед.



Сухани пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ дихед.

Як китоби хуб – беҳтар аз як хазинаи бузург



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.



Нодон аз ӯ доно шуд,
Ноҳоно ҳам хоно шуд.



Ҳарфҳоро аз рӯйи рақамҳо ҷо ба ҷо гузошта қалимаҳои нав созед.

К	И	Т	О	Б	К	А	М	О	Л	Қ	О	Б	И	Л
1	4	3	2	5	1	2	5	4	3	1	2	5	4	3



Хониши матни “Кори муҳим” ва баёни мазмуни он.

Мавзӯи 168. Доноӣ

Аз хобакат саҳар хез,
Медонамаш, падарчон!
Бо дasti рост бархез,
Медонамаш, падарчон!

Покиза дасту рӯ шӯй,
Медонамаш, падарчон!
Пас шукри рӯзи нав гӯй,
Медонамаш, падарчон!

Як “Хайр!” гӯ, чу рафтӣ,
Медонамаш, падарчон!
Ҳушёр шав, наафтӣ!
Медонамаш, падарчон!

Бо роҳи худ бирав рост,
Медонамаш, падарчон!
Дар оши кас машав мост,
Медонамаш, падарчон!

Пеш аз сухан бияндеш,
Медонамаш, падарчон!
“Медонамаш” нагӯ беш,
Медонамаш, падарчон!

Ҷӯра Ҳошимӣ



Шеърро аввал беовоз, сипас бо овози баланд
бо ҳамсинфон дар якҷоягӣ хонед.



Яке ба сифти падар, дигаре ҳамчун фарзанд
порчаҳои шеърро хонед.



Ҷумлаҳои хикоягӣ ва хитобиро дар алоҳидагӣ
номбар кунед.



Дар катакчаҳои холӣ бо гузоштани ҳарфҳо ка-
лимаҳои ба мавзӯи ҳурмату эҳтиром даҳлдор
корбастшавандаро муайян намоед.





	о	о	о	а	о
п	о	д	о	р	
	о	о	о	а	о
б		о	р	о	д



Суханҳои пурхикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ дидҳед.

1. Давлатро сарф кунӣ, кам мешавад, илмро сарф кунӣ, зам мешавад.
2. Ҳунар – аз мулку мероси падар беҳ.



Бо назарандозӣ ба расм мантиқан фикркунон ба ҷойи нуқтаҳо калимаи мувофиқ гузошта, порчай шеъриро дар шакли пурра хонед.

“.....” дорад, агар хонӣ,
Себи сурхи хубонӣ.



Аз ёд намудани шеъри “Доной”.

Мавзӯи 169. Дарахте, ки меваи ҳаётбахш дорад

Подшоҳе аз як китоб хонд, ки дар Ҳиндустон дарахте ҳаст. Касе меваи ин дарахтро хӯрад, на пир мешавад, на мемурад. Подшоҳ намояндаи худро ба Ҳиндустон равон кард. Ин одам тамоми Ҳиндустонро ҷустуҷӯ карда дарахтро наёфт.

Пеш аз баргаштан ба Ватан назди як олимӣ бузург рафт, ки дар Ҳиндустон зиндагӣ мекард. Мард баъди зиёрати олим аз бебарории сафараш шикоят кард. Олим хандид ва гуфт:



— Эй бародар, бидон, ки ин дарахт илм аст. Бирав, аз дарахти илм баҳра бигир, дониш омӯз, то дар зиндагӣ ба ту меваи ширина дихад.

(Мазмун аз Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ)



Матнро хонед ва бо фикрҳои хулосавӣ мазмунашро нақл кунед.



Суханҳои пандомӯзи шахси донишмандро бо тақрор намудан хотирнишин намоед.



Дар катакҳо ҳарфҳоро тарзе гузоред, ки калима аз чапу рост як хел хонда шавад.

А Б О Б А

И Г И

О Д О



Суханҳои пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ дихед.

1. Илм ҳоҳӣ, тақрор кун, ҳосил ҳоҳӣ, шудгор кун!
2. Илм дар хурдӣ – нақш бар санг.



Хониши матни “Дарахте, ки меваи ҳаётбахш дорад”.



Мавзӯи 170. Иқболи баланди мо

Иқболи баланди мо,
Даврони писанди мо.
Дар соҳаи омӯзиш,
Илҳоми дучанди мо.

Ҳар дарс ки меҳонем,
Бояд ки накӯ донем!
Дар нашъунамо кардан,
Ҳамранги баҳоронем.

Аз меҳри Ватан бошад,
Оҳанги суруди мо.

Аз меҳри Ватан бошад
Оҳанги суруди мо.

Муҳиддин Фарҳат



Шеърро бо хониши ифоданок хонед.



Калимаҳои душворфаҳмро номбар кунед, сипас
бо кӯмаки омӯзгор тобишҳои маъноиашонро рав-
шан намоед.



Сухани пурҳикматро аз ҷиҳати маъно шарҳ
дихед.


Илм барои ҳаёти инсон чизи ҳатмӣ ва зарурист.



Аз шоҳаи дараҳт бо чидани себҳои сурхи ху-
бонӣ қаторҳои порчай шеърии “**Товоно бувад,
ҳар кӯ доно бувад, Зи дониш дили пир бар-
но бувад**”-ро пайдо кунед.



Аз ёд намудани шеъри “**Иқболи баланди мо**”.



ИЛМ ХОҲӢ, ТАҚРОР КУН!

Мавзӯи 171. Воситаҳои нақлиёти ёрии таъчили

Мошини оташнишон,
“101” аст! Ин бидон!
Ёд бигир ин рақам,
То ки намонӣ ба ғам!
Занг занӣ, ҳар замон
Дорад аз оташ амон!

Рӯзу шабу субҳу шом –
Ҳомии назму низом.
Гар баду хорӣ расад,
Зуд ба ёрӣ расад!
Милиитсия – дар ҳифзи ту,
Мошини ӯ “102”!

Мошини ороми чон,
Зудрасу меҳрубон,
Зӯру давобахши ту,
Ҳаст шифобахши ту,
Ҳозири ёрӣ басе –
Бо рақами “103”!

Хона шавад бӯйи газ,
Ҳеч марав сӯйи газ.
Занг бизан “104”!
Мошини дулӯладор
Назди ту ҳозир шавад,
Ҳавли ту охир шавад!



(Аз “Чор мосини даркорӣ”-и Латофати Қенҷа)



Рақамҳои воситаҳои нақлиёти ёрии таъчилиро
номбар кунед.



Дар кадом вақт ба воситаи кадом рақам ба кӣ
ва бо чӣ мақсад занг заданатонро бигӯед.





Аз ёд намудани порчаҳои шеърӣ.



Мавзӯи 172. Машғулиятҳои шавқовар



Порчаҳои шеъриро хонед ва пас аз он рақамҳоро бо ҳарф дар катакчаҳои холӣ нависед.



Он рақами майдаяк
Гӯй, ки номаш чӣ?

Хонӣ ганда ту,
Гирӣ чӣ бешубҳа?

Сурати мисли “зе”
Номи рақам чист?

Бошӣ агар зарбдор,
Гирӣ ту 3 не, чӣ?

Хонӣ ба шусту ба ранҷ,
Ҳаққи ҳалоли ту?

Бинӣ зи пешу пасаш,
Бошад якхела?

Баста миёнаш бирафт,
Баъди шашӣ чанд?

Лаб ба лаб ояд ду ташт,
Сурати он ҳамчӯ?

“Суруди баҳои “5”-ро хонед ва мазмунашро нақл кунед.

Ман баски “5”-ам,
Маҳсули ранҷам,
Хонандагонро
Ҳар дам бисанҷам.

Ҳастам ҳамеша
Ёри вафодор,
Бо он ки донад
Бисёри бисёр.

Бо ман бигардад
Ҳар кас ки пайванд,
Пайваста бошад
Хушҳолу хурсанд.

Ҳар кас натарсад
Аз бурдани ранҷ,
Бошад ба дунё
Кораш – фақат “5”!



Сайқал Самеъзода



Бозии “Калимаёбак”. Аз ҳарфҳои пошхӯрда калимаҳои **китобдӯст**, **савод**, **оқилро** тартиб дихед.



Аз рӯйи расм бо корбасти сарҳарф сухани пурҳикмати “**Илм ҳоҳӣ – тақрор кун**”-ро пайдо кунед.



Матнро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои хуло-савӣ баён кунед.

Аз донишманде пурсиданд:

– Дар илм ба ин дараҷа чӣ гуна расидӣ?

Гуфт:


– Ҳар чӣ надонистам, аз пурсидани он ор на-доштам.



Порчай шеърии зеринро бо хати зебо ба даф-тар рӯбардор кунед.

Точи сари ҷумла ҳунарҳост илм,
Қуфлкушои ҳама дарҳост илм.

Абдураҳмони Ҷомӣ





Мавзӯи 173. Такрор ва мустаҳкамкунӣ



Фаъолияти тарафайн. Такрор ва мустаҳкам намудани мавзӯъҳои гузашта бо савол ва супоришҳои пешниҳодкардаи омӯзгор.

Мавзӯъҳои 174–175. Кори назоратӣ ва таҳлили он

Дар соҳили камоб ду нафар бо тӯр моҳӣ медоштанд. Онҳо моҳичаҳои доштаашонро ба халта андохта, дар лаби об нигоҳ доштанд. Санговдавакро беқарории моҳичаҳо ғамгин кард. Моҳигирҳо ба моҳичаҳои халта аҳамият надода, тӯрро бар ҷойи об ҳаво медоданд.



Санговдавак дар соҳили чап, болои харсанге нонрезаҳоро дида саросема бо минқорчааш чидан гирифт. Нав ду-се нонрезаро фурӯ бурда буд, ки аз кучое сангчае бошаст парвозкунон омаду саҳт ба ҷисми нозукаш барҳӯрд.

(Аз “Санговдавак”-и Масид Салим)



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Худаш оҳанпо,
Кор мекунад ба одам.



БОБИ IX. ТАЪРИХИ ПУРАСРОР

ШАҲРҲОИ БОСТОНИЮ ТАЪРИХӢ

Мавзӯъҳои 176–177. Шаҳрҳои бостонӣ

Сайр мекунем,
Ба шаҳри Тошканд.
Ин пойтахти мост,
Хеле дилписанд.

Шаҳри қадимӣ,
Шаҳри Бухоро.
Макони илму,
Фарҳанги воло.

Шаҳри дилоро,
Басо дилписанд.
Сайқали замин,
Ҳастӣ Самарқанд.

Шаҳри муқаддас,
Дорад хеле беш,
Боби тамошо,
Сарзамини Кеш.

Шаҳри гуворо,
Насафи бостон.
Чаннатмисол аст,
Дар рӯйи чаҳон.

Шаҳри дилнишин,
Хиваи қадим.
Бузургтаринӣ,
Мисли шаҳри Рим.

Боби сайру гашт,
Тирмизи зебо.
Шаҳри орзуҳо,
Хеле дилоро.



Қадимтаринӣ,
Шаҳри Фарғона.
Бимон ҳамеша,
Ту ҷовидона.



Озармеҳр



Пас аз хондани бандҳои шеър дар бораи шаҳрҳои бостонӣ фикру андешаҳоятонро баён намоед.



Аз таркиби шеър калимаҳои ифодакунандаи шаҳрҳои бостониро муайян намуда, бо ҳати зебо ба дафтар рӯбардор кунед.



Шаҳрҳои бостонии кишварамон – Ӯзбекистонро номбар кунед.



Ба қадом савол ҷавоб шудани калимаҳои ифодакунандаи шаҳрҳои бостониро гӯед.



Дар ҳусуси имлои калимаҳои ифодакунандаи номи шаҳрҳо маълумоти алоқамандро ёдрас намоед.



Аз ёд намудани шеъри “**Шаҳрҳои бостонӣ**”.

Мавзӯъҳои 178–179. Тошканд

Тошканд яке аз шаҳрҳои қадимтарини Осиёи Марказӣ ба шумор меравад. Дар замони истиқлол шаҳри Тошканд ба яке аз шаҳрҳои зеботарин ва машҳуртарини дунё табдил ёфт.

Тошканд ба ғайр аз номи ҳозира дар замони пешина бо номи Чоч, Шош, Бинкант машҳури оламиён гаштааст.



Бо матн шинос шавед ва ба қадом тавсиф алоқаманд будани шаҳрҳои бостониро гӯед.



Номи ҳозира ва пешинай Тошкандро номбар кунед.

Шаҳри аз мозӣ нишонам, Тошканд,
Бостони бӯстонам, Тошканд.
Сар ба сӯйи осмонам, Тошканд,
Шаҳри обу шаҳри нонам, Тошканд.

Ҷаъфар Муҳаммад



Порчай шеъриро хонед ва мазмунашро баён намоед.



Калимаҳои душворфаҳми таркиби порчай шеъриро аз ҷиҳати маъно шарҳ диҳед.



Бо назарандозӣ ба расм якчанд ҷумлаҳои дилҳоҳ тартиб диҳед.

Намуна: 1. Тошканд шаҳри зебо ва хушманзар аст. 2. Биноҳои бисёрошёнаи осмонбӯсаш бинандаро мафтун менамояд. 3. Чароғакҳои пурнурӯ дурахшонаш мисли рангинкамони ҳафтранг ба дида намудор мегардад.



Аз ёд намудани порчай шеърӣ.





Мавзӯи 180. Бухоро

Бухоро яке аз шаҳрҳои бостонии кишвари Ўзбекистон ва дурдонаи Шарқ ба шумор меравад. Он аз қадимулайём ҳамчун маскани илму дониш, саънату маданият шӯҳрат пайдо кардааст. Обу ҳавояш дар фасли тобистон гарм, дар фасли зимиستон сард мешавад.

Мардумонаш меҳмоннавозу меҳрубон аст. Ҳурду калон ва меҳмонони ба диёри Бухоро ба сайру саёҳат, тамошову зиёрат омадаро бо хушнудӣ истиқбол менамоянд. Бо ифтихор ва мамнуният онҳоро бо маҷмӯаи фарҳангӣ, зиёратгоҳ, мадрасаҳо, китобхона ва ҷойҳои дигари таъриҳӣ ошно менамоянд. Ҳанғоми тамошо ва зиёрати Арк, Манораи Калон, Ситораи Моҳихосса, мадрасаҳои Мири Араб, Кӯкалдош, Девонбегӣ, Тоқи Заргарон, Телпакдӯзон, Саррофон, мақбарай Сомониён ва Ҳафт пири Бухоро ҳисси худшиносӣ ва ҷаҳонбинии маънавии кас баланд мегардад.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Калимаҳои ифодакунандай маҷмӯаҳои таъриҳӣ, зиёратгоҳ, мадрасаҳоро дар алоҳидагӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



Дар бораи Бухоро ҳар он чизе ки медонед, баён намоед.





Бо назарандозӣ ба расм якчанд ҷумлаҳои дилхӯҳ тартиб дихед.



Хониши матни “Бухоро” ва тартиб додани саволҳо.

Мавзӯи 181. Самарқанд

Самарқанд мисли Бухоро яке аз шаҳрҳои бостонии кишвари Ўзбекистон мебошад. Чанде аз бузургони соҳибхирад дар асарҳои оғаридаашон Самарқандро “сайқали рӯйи замин” ва Бухороро “сарчашмай илми ислом” тавсиф намудаанд. Обу ҳавои форами Самарқанд ба тан ҳаловат мебахшад. Оби зулоли шифобахши ҷашмаҳояш нӯши ҷон аст. Нони хушбӯву ҳуштаъмаш неъмати бебаҳои ҳаёт ва лаззатбахши умри инсон аст.

Аз тамошои Регистон, мадрасҳои Улуғбек, Шердор, Тиллокорӣ, Бибихоним, расадхонаи Улуғбек, мақбараи Амир Темур, Шоҳи Зинда, зиёратгоҳҳои Хоҷа Аҳорори Вали, Имом ал-Бухорӣ, Мотурӯдӣ ва ғайра дидаҳо пурнур, қалб пурсурур ва орзуву умедҳо дучанд мегардад.





Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Калимаҳои душворфаҳмро аз чиҳати маъно шарҳ дихед.



Калимаҳои ифодакунандаи маскан ва ёдгориҳои таърихиву фарҳангиро дар алоҳидагӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



Аз рӯйи расм матни хурдакак тартиб дихед.



Хониши матни “Самарқанд” ва тартиб додани саволҳо.

Мавзӯи 182. Тирмиз

Тирмиз ҳамчун шаҳрҳои Бухорову Самарқанд яке аз шаҳрҳои бостонии кишвари Ӯзбекистон мебошад. Кӯҳу қаторкӯҳҳо, сарчашмаҳои обшор, дарёи Ҷайхун ҳуснорои Тирмизанд. Растанӣ ва гиёҳҳои шифобахши дар доманаву болои кӯҳ буда, ҳусусиятҳои шифобахши дар доранд. Аз ин ҷиҳат онҳоро дар соҳаи табобат ҳамчун гиёҳҳои шифобахш истифода мебаранд.

Аксарияти мардум дар доманаи дашту кӯҳҳои зебоманзар зистанро меписанданд. Ҳарорати обу ҳавояш тағийирпазир аст. Боришоти борону барф, гармиву сардӣ зуд-зуд ба амал меояд. Баҳораш барвақт оғоз меёбад. Ҳандалак (харбузай кулӯлаи хурди тезпазак), харбуза, тарбуз маҳсулотҳои полизии зудпазак мебошанд.

Зиёратгоҳи Ҳаким ат-Тирмизӣ дар ин шаҳри қадим воқеъ аст.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Калимаҳои ифодакунандаи номи шаҳрҳои бостонӣ, зиёратгоҳҳо ва маҷмӯаҳои таърихири дар алоҳидагӣ ба дафтар рӯбардор кунед.



Дар бораи Тирмиз ҳар он ҷиҳози медиҳонед, баён кунед.



Хониши матни “Тирмиз” ва тартиб додани са-
волҳо.

Мавзӯи 183. Фарғона

Фарғона ҳамчун шаҳрҳои Бухорову Самарқанду Тирмиз яке аз шаҳрҳои бостонии кишвари Ӯзбекистон мебошад. Дар бораи пайдоиши калимаи “Фарғона” андешаҳои гуногун мавҷуданд. Бино ба қавли баъзе аз донишмандон калимаи “Фарғона” сездаҳ аср пеш дар хатҳои суғдӣ дар шаклҳои “Парғона”, “Прагана” навишта шудааст.

Обу ҳавояш мӯътадил ва ҳаловатбахш аст. Бори-шоти барфу борон бисёр рух медиҳад. Қаторкӯҳҳояш аз самти ҷанубу шарқ ба қаторкӯҳҳои Туркистону Олой пайвастанд. Қаторкӯҳҳояш маскани бурсу арҷазоранд. Мардумаш бештар бо кишти зироатӣ ва боғпарварӣ машғуланд. Бо мурури замон Фарғона ба яке аз шаҳрҳои бузурги саноатӣ табдил ёфтааст. Зирётагоҳи Аҳмад ал-Фарғонӣ ҳуснорои шаҳри Фарғона ба шумор меравад.



Матнро хонед ва байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб гузаронед.





Аз таркиби матн калимаҳои ифодакунандай номи шаҳрҳои бостониро муайян намуда, ба дафтар бо хати зебо рӯбардор кунед.



Дар хусуси имлои калимаҳои ифодакунандай номи шаҳрҳо маълумот дихед.



Дар бораи таърихи Фарғона ҳар он чизе ки мединед, баён кунед.



Хониши матни “Фарғона”.

Мавзӯи 184. Хива

Хива яке аз шаҳрҳои бостонии кишвари Ўзбекистон мебошад. Он аз шаҳри Тошканд дар масофаи зиёда аз ҳазор километр дурӣ дар самти ғарбӣ ҷойгир шудааст.

Хива шаҳри осорхона ва ҳазор гумбаз ба шумор меравад. Иchanқалъаи Хива дар ҳолати аввалиаш пурра нигоҳ дошта шудааст. Хива аз соли ҳазору нӯҳсаду навад ба рӯйхати “Мероси мадании ҷаҳон” дохил карда шудааст.

Бино ба маълумоти баъзе аз донишмандон Хива дорои тобишҳои “ҷойи иборат аз регзор” ва “қал-



ъа"-ро ифода менамояд. Хива дар замони истиқлол боз ҳам зеботару дилработар гардид. Сайёҳон баъд аз тамошои шаҳри Самарқанду Бухоро ба тамошои шаҳри Хива мераванд.



Бо матн шинос шавед ва пас аз он саволҳо тартиб дихед.



Матнро мазмунан нақл кунед.



Аз рӯйи расм якчанд ҷумлаҳои дилҳоҳ тартиб дихед.

Мавзӯи 185. Қаршӣ

Номи Қаршӣ дар замонҳои қадим аввал Нахшаб, баъдтар Навтака ва Насаф будааст. Аз асри шонздаҳ сар карда номи Қарширо гирифтааст. Маънои калимаи “Қаршӣ” сарой, қаср мебошад.





Маъни номи “**Нахшаб**” чои обод ва маъни “**Навтака**” бошад, бинои навро доштааст. Арабҳо “**Нахшаб**”-ро “**Насаф**” гуфтаанд.

Дар шаҳри Насаф бисёр олимон ва адабони бузурге, чун Начмиддин ан-Насафӣ, Абулҳусайн Муҳаммад ибн Толиб ан-Насафӣ, Абдулазиз ибн Муҳаммад ан-Нахшабӣ, Абӯмуъини Насафӣ, Сайиди Насафӣ, Азизуддини Насафӣ таваллуд ёфтаанд.

Дар солҳои истиқлол шаҳри Қаршӣ боз ҳам ободу зеботар гардид.



Матнро хонед ва сухани дар бораи қадом шаҳри бостонӣ баёнгардидаро гӯед.



Номҳои ҳозира ва пешинаи шаҳри бостониро номбар кунед.



Аз рӯйи расм бо навиштани якчанд ҷумла матни ҳаҷман хурд тартиб дихед.



НАВИШТАНРО КЙ ИХТИРОЪ КАРДААСТ

Мавзӯъҳои 186–187. Ҳониш ва дониш

МО ҳар рӯз китоб меҳонем ва менависем. Аз радио (овозаҳбор) ва телевизион (оинаи нилгун), аз одамон ҳар хел сухану маълумот мешунавем. Ҳамаи ин ба воситаи ҷумла ва қалимаҳо навишта ё гуфта мешавад.

Дар навбати худ қалимаҳо аз овоз иборатанд. Онҳо ба воситаи ҳарф навишта мешаванд. Ифодай шартии овоз, ҳарф ном дорад. Ҳарфҳо дар якҷоягӣ алифбо ном доранд. Алифбо аз овоз ва ҳарф иборат аст. Алифбо ба мо ҳатту забонро меомӯзад. Алифбои тоҷикӣ (кириллӣ) аз 35-то ҳарф ва 34 овоз таркиб ёфтааст.



Бо матн шинос шавед ва пас аз он байнӣ гурӯҳҳо лаҳзаи саволу ҷавоб ташкил намоед.



Ҳарфҳои алифбои забони тоҷикиро аз рӯйи тартиб номбар кунед.



Аз силсилаи ҳарфҳои алифбо ҳарф ва овозҳои садонокро муайян намуда, машқи талаффуз намоед.



Бозии “Калимаёбак”. Аз ҳарфҳои пошхӯрда қалимаҳои **ҳат**, **алифбо**, **ҳарф**, қаламро тартиб дидҳед.





Бозии “Рустшавакон”. Ҳарфҳо ба бозии рустшавакон чунон машғул шуданд, ки ҷойхояшонро фаромӯш карданд. Аз расмҳо истифода бурда, ба онҳо ёрӣ дидҳед, то ки ҷойхояшонро ёбанд.

ГАБУР

--	--	--	--	--



ОТҚААР

МАКАР

--	--	--	--	--



КАУПФ



Сухани пурҳикматро аз ҷиҳати мазмун шарҳ дидҳед.

Ҳеҷ неъмат шарифтар аз илм нест.



Бозӣ – чистон. Муродифи калимаи овозро ёфта, ба он номи ягон навъи меваро илова намоед. Ҷавобаш он қадар ҳам душвор нест, ҳамагӣ як калима. Он чист?

Ҷавоб: **коносадас.** Оё он дуруст аст?



Бо хати зебо навиштани ҳарфҳои йотбарсар.

Мавзӯъҳои 188–189. Таҷҳизоти ҳарфсабт

Дар замони мо барои навиштан аз компьютер, планшет ва қалам (ручка) истифода мебаранд. Дар компьютер ва планшет навиштанро ҳуруфчинӣ мегӯянд. Дар системаи ҳофизаи компьютер намунаи ҳамаи ҳарфҳои забонҳои дунё мавҷуд аст. Вақти чоп забони зарурӣ инти-





хоб карда мешавад. Дар клавиатураи компьютер на-
мунаи ҳарфҳои забонҳо мавҷуд аст. Ба воситаи он
матни зарурӣ дар саҳифаи компьютер ҳуруфчинӣ карда
мешавад. Пас он матнро ба шакли даркорӣ танзим
мекунанд. Тарзи ҳуруфчинӣ дар компьютер нисбат ба
дастнависи хаттӣ хеле осон ва пешрафта аст. Ҳама
гуна матну сурати дар компьютер таҳияшуда, ба воси-
таи асбоби чоп – принтер дар рӯйи когаз чоп карда
мешавад. Китобҳоро низ аз рӯйи матни дар компю-
тер ҳуруфчишишуда дар матбаа чоп мекунанд.


(Аз “Ҳарфе, ки мо меҳонем”-и Аҳмадшоҳ Комилзода)



Матнро хонед ва фикру андешаҳоятонро баён
кунед.



Аз ҳарфҷадвали зерин номи паррандаҳоро му-
айян намоед.



Бозии мантиқии “**Алифбои водоркунанда**”.
Ҳарфҳоро аз рӯйи алифбо бо тартиб гузоред
ва аз калимаҳои дар зери ҳарфҳо навишташуда
зарбулмасалеро меҳонед.

A аз **G** садо **F** намебарояд **V** даст **B** як



Бозӣ – чистон. Агар ба муродифи калимаи овоз пешванди “ҳам” гузоред, он гоҳ калимаи муқобилмаъни садонок ҳосил мешавад. Чист он?

Ҷавоб: **одасмаҳ.** Оё он дуруст аст?



Хониши матн ва тартиб додани саволҳо.

Мавзӯи 190. Имкониятҳои зиёди навиштан

Дар низоми кори компьютер тарзи диктаи матн низ мавҷуд аст, ки барномаи маҳсус худаш онро ба матн табдил медиҳад. Ҳамчунин барномаҳои гуногун барои навиштан ва таҳияи матн вучуд доранд. Масалан, китобҳои гуногуно ба воситаи компьютер (сканер) нусхагарӣ карда, матнашро аз нав таҳия мекунанд. Компьютер бо истифода аз барномаҳои маҳсуси интернетӣ матнро аз як забон ба забони дигар тарҷума мекунад.


Дар планшет, телефонҳои дастӣ низ бо системаи кори компьютер ҳама гуна матнро навишта, ислоҳ ва равон кардан мумкин аст.

Дар замони ҳозира барои навиштан аз қалам (ручка) низ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Қаламҳое, ки ҳозир барои навиштан истифода мебаранд, қалами равоннавис (ба русӣ шариковая ручка) ном доранд.

(Аз “Ҳарфе ки мо меҳонем”-и Аҳмадшоҳ Комилзода)



Бо матн шинос шавед. Пас аз он фикру андешаҳоятонро баён кунед.






Бо истифодаи ҳарфи аввалин калимаҳои аз ҷиҳати маъно фарқунанда тартиб дихед. Пас аз он калимаҳои тартиб додаатонро номбар кунед.

— и — л	— ода — р	— очи — к
— еъ — л	— адo — р	— абри — к

Ф — аъо — л	M — ухто — р	T — ар — к
— утбо — л	— о — р	— ори — к
— ас — л	— еҳ — р	— ур — к



Бозии “**Аз калон ба хурд**”. Аз калимаҳои доҳили фигураҳо зарбулмасалро хонед. Ҳондани зарбулмасал аввал аз давраҳои калон ба давраҳои хурд ва баъд аз секунчаҳои калон ба секунчаҳои хурд амалий мешавад.



Бо корбасти калимаҳои зерин ҷумлаҳо тартиб дихед.


Компьютер, принтер, сканер, планшет, телефон, сотка.

Мавзӯи 191. Такрор ва мустаҳкамкуни



Фаъолияти тарафайн. Такрор ва мустаҳкам на-мудани мавзӯҳои гузашта бо савол ва супоришҳои пешниҳодкардаи омӯзгор.

Воситаҳои хатнависӣ ва рангдон






Мавзӯъҳои 192–193. Кори назоратӣ ва таҳлили он

Мӯрча ва кабӯтар

Як рӯзи гарми тобистон мӯрча об мечуст. Ин тарафу он тараф мегашт. Ба назди чашмае расид. Барои аз чашма об нӯшидан ў бояд ба болои майсаи алаф мебаромад. Ҳангоми баромадан ў ногаҳон ба об афтод.

Мӯрча оббозӣ карда наметавонист. Ў ғарқ мешуд. Чашми кабӯтаре, ки дар шохи дарахти назди чашма нишаста буд, ба мӯрчаи ғарқшаванд афтод. Кабӯтар баргеро канда ба об андохт. Мӯрча ба болои барг баромад. Барг ба тарафи соҳил ҳаракат кард. Мӯрча ба хушкӣ баромад.

Рӯзи дигар чашми мӯрча ба шикорчие афтод. Шикорчӣ ба болои кабӯтар тӯр партофтани буд. Мӯрча тез рафта аз пойи шикорчӣ саҳт газид. Пойи шикорчӣ хеле дард кард. Ў тӯрро ба замин партофт. Кабӯтар парвоз кард. Ў эмин монд.





БОБИ Х. САНЪАТ ВА МАДАНИЯТ САНЪАТ – САРМАНШАИ СУРУРУ ШОДЙ



Мавзӯи 194. Пайдоиши санъат

Намунаҳои аввалин осори санъат сӣ ҳазор сол пеш ба вучуд омадааст. Осори санъат иборат аз расми ҳайвоноти гуногун, аз қабили ғовҳои ёбой, оҳу ва ғайра буданд, ки дар таҳтасангҳои кӯҳ, девори ғорҳо қашида шудаанд.

Ғорҳои машҳуре, ки дар онҳо чунин деворнигораҳо ву расмҳо бозёфт шудаанд, инҳо мебошад: Алтамира дар Испания, Рио Пинтурас дар Аргентина, Пеш Мерль дар Фаронса, Тсолина дар Ботсвена.



Матнро хонед ва расмҳои бозёфтшударо номбар кунед.



Бо корбасти калимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб диҳед.

Санъат, рассом, мусаевир, мӯқалам, нақшу нигор.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Аз дур дидам мастан.

Шоҳаки гул ба дасташ,





Нола кунад ҳамеша,
Нолай дилшикасташ.



Хониши матни “Пайдоиши санъат”.

Мавзӯъҳои 195–196. Созҳои мусиқии миллӣ

Созҳои мусиқӣ яке аз дастовардҳои тамаддуни инсонӣ ба ҳисоб рафта, сатҳи рушди фарҳанги ҳар як миллатро инъикос менамоянд.

Дар тӯли қарнҳо созҳои мусиқии зиёд оварид шуда, сохташон тағиیر ёфтааст ва баъзеашон аз байн рафтаанд. Созҳои мусиқии мардуми тоҷик дар айни замон аз рӯйи хусусиятҳои иҷро, соҳт ва тарзи садодиҳӣ ба гурӯҳҳои торию мизробӣ, торию камонӣ, торию зарбӣ, нафасӣ ва зарбӣ чудо мешаванд.



Матнро хонед ва доир ба созҳои мусиқии миллӣ фикри худро баён кунед.



Ибораҳои зеринро аз ҷиҳати тобиши маънӣ шарҳ дихед.





Торио мизробӣ, торио камонӣ, торио зарбӣ,
нафасӣ ва зарбӣ.



Ҳарфҷадвал. Дар стунчаҳои холӣ бо гузоштани ҳарфҳо номи созҳои мусиқии миллиро пайдо ӯзанд.

	C	•	p	•	a	й
T	O	P				
	З					
	X					
C	•	T	O	•		
F	I		•	ж	•	к
	M					
D	Y	•	b	•	r	•
	S	•	t	•		
D	•	I	•	a		
	K	•	m	•	z	
	Й					



Чистонро ӯзанд ва ҷавобашро ёбед.

Такяи мо асар қунад,
Ҷумла ҷаҳон ҳабар қунад.



Хониши матни “Созҳои мусиқии миллӣ”.

Мавзӯъҳои 197–198. Созҳои торио мизробӣ

Ба созҳои торио мизробӣ – тор, танబӯр, рубоб, дутор, дуторча (думбра), дутори бам, соз, сетор мансубанд ва тавассути мизроб, захма ва ё нохун навохта мешаванд.

Тор аз созҳои торӣ аст, ки бо мизроб навохта мешавад. Косаи тор бештар аз қундаи кӯҳнаи чӯби тут сохта мешавад, ки ҳарчи ин чӯб кӯҳнатар бо-





шад, ба далели хушк будани торҳои он чӯб, тор дорои садои беҳтаре хоҳад буд. Пардаҳо аз ҷинси рӯдай гӯсфанд ва даста ва панҷа маъмулан аз чӯби гирду (чормағз) таҳия мешаванд. Шакли косаи тор монанди ду дил ба ҳам часпида ва аз пушт шабеҳ ба инсони нишастае аст.



Матнро хонед ва дар бораи созҳои торию мизробӣ маълумот дихед.



Бо корбасти қалимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб дихед.

Тор, танбӯр, рубоб, дутор, дуторча, соз, септор, мизроб, нохун.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Бузи зарди бозингар,
На дил дорад, на ҷигар.



Хониши матни “Созҳои торию мизробӣ”.

Мавзӯъҳои 199–200. Танбӯр

Танбӯр сози миллии мусиқии торӣ мебошад, ки он бо нохунаки филизӣ навохта мешавад. Косаи он мурутшакл буда, дастаи дароз дорад. Косаи танбӯрро аз чӯби тут, зардолу ва ғайра сохта, бо таҳтаҷи тунук рӯбаст мекунанд. Сарпӯши косашро бештар аз чӯби чормағз метарошанд.



Бо матн шинос шавед. Пас аз он дар бораи сози миллии мусиқии танбӯр маълумот дихед.



Фарқи калимаҳои зеринро аз чиҳати тобиши маънӣ ва навишт маънидод кунед.

Тор – дор – нор – кор – бор – зор
танбӯр – анбӯр – занбӯр



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Баланд шуда асар қунад,
Ҷумла ҷаҳон ҳабар қунад.



Бо корбасти калимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб дихед.

Танбӯр, танбӯрнавоз, танбӯрҷӯй, танбӯрсоз,
садо, оҳанг.

Мавзӯъҳои 201–202. Думбура

Думбура сози мусиқии ҳалқӣ аст. Дарозиаш 70-80 сантиметр буда, аз қисмҳои зерин иборат аст: гӯшак, даста, коса, тахта, ҳарак, парда. Аз чӯби тут ва ё зардолу тарошида, тор ва зеҳашро аз рӯдай буз тайёр мекунанд.



Думбура асбоби якканавозӣ ва ҳамовозшаванда аст. Дар гӯрӯғлисароӣ думбура асбоби ягона ва асосист. Гӯрӯғлисароён яксар думбураҳои зиллро истифода мебаранд.

Думбура бо сози квартагӯр карда, мешавад. Дар асоси думбура сози дутори миллии тоҷикон – дутор ба миён омадааст.



Бо матн шинос шавед ва пас аз он дар бораи сози мусиқии думбура маълумот дихед.





Аз чӣ гуна қисмҳо иборат будани сози мусиқии думбураго номбар кунед.



Бо корбости калимаҳои зерин якчанд ҷумла тартиб дихед.

Думбура, гӯшак, даста, коса, тахта, харак, парда.



Бозии “Калимаёбак”. Бо ҳарфҳои пешниҳодшу да калимаҳои тор, ғижжак, ҷанг, доираро тартиб дихед.



Аз таркиби матн дуто ҷумлаи дилҳоҳро интихоб намуда, ба дафтар бо хати зебо нависед.



Бозии “Кроссворди мусиқӣ”. Катакчаҳои холиро бо номи созҳои мусиқии зарбӣ, торӣ-мизробӣ ва нафасӣ пур кунед.





СУРУДХОИ КУДАКОН

Мавзӯъҳои 203–204. Се духтаракон

Се духтаракон будем,
Лолачинакон будем.
Давидему давидем,
Ба ҷӯйи нав расидем.
Ҷӯйи нава обаш нест,
Дугонема хобаш нест.
Як хол дорад дугонем,
Ду хол дорад дугонем.
Се сол боз надидем,
Чӣ ҳол дорад дугонем?



Шеърро хонед ва мазмунашро бо фикрҳои ху-
лосавӣ баён кунед.



Аз рӯии расм матни хурдакак тартиб диҳед.



“Се духтаракон” ном шеърро аз ёд кунед.

Мавзӯъҳои 205–206. Турна

Турна қатор меояд,
Арғамчинвор меояд.
Вақти баҳор меояд,
Мавсими кор меояд.
Дар мавсими баҳорон,
Дар домани кӯҳсорон,
Бисёр боло мепарад,
Ғазалсаро мепарад.
Турна қатор арғамчин,
Болохонадор арғамчин.



Шеърро хонед ва мазмунашро нақл кунед.





Калимаҳои арғамчинвор, болохонадор, ғазал-сароро ба ҳичо тақсим карда нависед.

Ба чойи нуқта калимаҳои ба саволҳо ҷавобшавандаро гузошта, шакли пурраи ҷумларо пайдо кунед.

ҷӣ тарз?

1. Турна қатор меояд.
кай?
2. Турнаҳои қатори арғамичинвор
..... меояд.



Шеъри “Турна”-ро аз ёд кунед.

Мавзӯи 207. Мурғи даштӣ

— Эй мурғи даштӣ,
Аз кӯҳ гузаштӣ.
Бобома дидӣ?
Савғома додӣ?
Бобом саломат?
Аз рӯзи рафтан
Чаро то ин дам
Хаташ наомад?



Шеърро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Ба қадом саволҳо ҷавоб шудани калимаҳои зеринро муайян намоед.

Гузаштӣ, дидӣ, додӣ, рафтан, наомад.



Аз рӯйи расм матни хурдақак тартиб дихед.



Мавзӯъҳои 208–209. Сафои олам омад

Баҳори хуррам омад.
Сафои олам омад.
Шодии одам омад,
Баҳори нав муборак!
Замин пур аз гиё шуд,
Гули бунафша во шуд.
Лола ба ҳар кучо шуд,
Баҳори нав муборак!
Дар баҳор борон шавад,
Ғалла ҳам арzon шавад.
Нон фаровон шавад,
Баҳори нав муборак!



Шеърро хонед ва мазмунашро баён кунед.



Ба қадом савол ҷавоб шудани ибораҳои “баҳори хуррам” ва “баҳори нав”-ро гӯед.



Аз ёд кардани шеъри “Сафои олам омад”.

Мавзӯъҳои 210–211. Наврӯзӣ



Наврӯзу навбаҳор аст,
Гул дар миёни хор аст.
Ғунча даҳон кушода,
Булбул чӣ бекарор аст.
Наврӯзу навбаҳорон,
Чу мавсими гул омад,
Ба шохи гул нишаста,
Хониши булбул омад.
Наврӯзу навбаҳорон,
Ба гулруҳон муборак,
Ин рӯзи шоду хандон
Ба кӯдакон муборак.



Вобаста ба мазмуни шеър саволҳо тартиб дихед.




Дар бораи ҷашни “Наврӯз” он ҷизе ки медонед, баён кунед.

Мавзӯи 212. Бозии аргунчаксаворӣ

Дар айёми ҷашни Наврӯз қалонсолон барои духтаракони хурдсол дар шохҳои дараҳтон аргунчак мебанданд. Онҳо навбат ба навбат аргунчаксаворӣ мекунанд. Агар дар вақти аргунчакпарӣ аз шоҳи дараҳт нишонае гирифта, ба дугонаҳояшон диханд, пайи ҳам ду навбат мепаранд. Аргунчакпарӣ сурудҳои худро дорад. Монанди:

Ҳаво, ҳаводор-е,
Барги сафедор-е,
Уштури қатор-е
Сандуқи пурбор-е
Ҳаво ҳаводор-е
Барги сафедор-е...




(Аз “Тазкираи адабиёти бачагон”)



Якчанд қалимаҳои дар вақти бозии аргунчакпарӣ гуфташавандаро нависед.



Бозии “Калимаёбак”. Бо ҳарфҳои пешниҳодшу-да қалимаҳои суруд, рақс, оҳанг ва бозиро тартиб дихед.



Аз рӯйи расм се-чаҳор ҷумла тартиб дихед.

БОБИ XI. КОМИЛХУҚУҚИИ ИНСОН

ҚОИДАИ РОХ – ФОИДАИ УМР

Мавзұхой 213–214. Чароғаки раҳнамо

Чароғаки раҳнамо
Дорад ҳар як гузаргоҳ,
Ҳар се ранги банаураш
Ба мо нишон дихад роҳ.

Ранги сабзи чароғак
Мекүшояд ба мо роҳ.
То нашавад фурӯзон,
Нагузар аз гузаргоҳ!

Ранги сурхи чароғак
“Гүяд”, ки нашав роҳай.
Ранги зардаш аз хатар
Дихад ба мо огоҳай.

Шаҳри мо – шаҳри калон,
Мошинҳояш бешумор,
Вақти гузаштан аз роҳ
Қоидаро нигоҳ дор!

Алӣ Бобоҷон



Бо шеър шинос шавед ва дар хусуси қоидай ҳаракат дар роҳ фикратонро баён кунед.



Рангҳои чароғаки раҳнамо ва вазифаи ҳар як рангро маънидод намоед.



Аз рӯйи расми аввал ва дуюмӣ ҷумлаҳои дилҳоҳ тартиб дихед.



Хониши шеъри “Чароғаки раҳнамо”.



Мавзӯъҳои 215–216. Қоидай ҳаракат дар роҳ

Мо ҳар замон аз як тараф ба тарафи дигари кӯча мегузарем. Дар як чой ҷароғаки роҳнамо ҳаст, ҷойи дигар – нест. Вале роҳҳо ҳамеша пурмошинанд. Дар роҳ ҳамеша аз ҷое гузаред, ки ҷароғаки роҳнамо ё аломати гузаргоҳ дошта бошад. Ҳангоми гузаштан аввал ба чап, баъд ба рост бинигаред. Дар кӯча бозӣ накунед. Дар истгоҳ аз қафои автобус гузаред. Танҳо аз роҳрав ва самте, ки нақлиёт аз рӯ ба рӯ меояд, қадам занед. Аз роҳи мошинрав ҳамроҳи калонсолон гузаред. Ҳангоми аз роҳ гузаштан, ба хурдсолон ва калонсолон ёрӣ расонед.



Матнро хонед ва мазмунашро нақл кунед.



Дар бораи қоидаҳои ҳаракати роҳ фикратонро баён кунед.



Бо назардошти мазмуни матн саволҳо тартиб дихед.





Бозии “Калимаёбак”. Бо ҳарфҳои пешниҳодшу-да ибораҳои “қоидай роҳ” ва “чароғаки раҳна-мо”-ро тартиб дихед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Аспе дорам ҷафокаш,
Равғану об ҳӯрокаш,
Ҷаву алаф нахӯрад,
Набошад ҳеч озораш.



Мавзӯъҳои 217–218. Аломатҳои роҳ

Воситаҳои дигари техникии танзими ҳаракат дар роҳ аломатҳои роҳ мебошанд. Онҳоро ба аломатҳои огоҳқунанда, манъқунанда, иттилоотио ишоратӣ, хизматрасонӣ ва ғайра ҷудо мекунанд. Ҳар яки онҳо шакли ба ҳуд ҳос доранд. Масалан, аломатҳои огоҳқунанда шакли секунча ва ҳошияни сурҳ, аломатҳои манъқунанда, шакли доира ва ҳошияни сурҳ, аломатҳои иттилоотио ишоратӣ ва хизматрасонӣ шакли чоркунча доранд.

Ҳамаи аломатҳо дар якҷоягӣ алифбои роҳро ташкил медиҳанд. Дар ҳолати аз ҳуд кардани он талаботи аломатҳои роҳро фаҳмидан мумкин аст.





Вобаста ба мазмуни матн саволҳо тартиб дихед.



Чистонро хонед ва ҷавобашро ёбед.

Тахтасанги қаҳрабо,
Не дар замин, не дар ҳаво.



Нахуст қоидаҳои оддии ҳаракат дар роҳҳоро
бояд риоя кунем!

Мавзӯҳои 219–220. Дар роҳи оҳан

Дар роҳҳои оҳан монеаҳо барои пиёдагардон гузошта намешаванд, бинобар ин барои ҳаёти онҳо ин роҳ ҳавфи калон дорад. Азбаски поезд бисёр вазнин аст ва бо суръати ниҳоят тез ҳаракат мекунад, онро яку якбора боздоштан ғайриимкон аст.

Аз ин рӯ, дар наздикии роҳи оҳан бодиққат ва эҳтиёткор будан лозим аст. Роҳи оҳанро танҳо аз ҷойҳои маҳсус ҷудокардашуда мегузаранд. Дар ҷойҳои серодам барои гузаштан аз роҳи оҳан қӯпруқҳои маҳсус сохта мешаванд.



Аз чӣ гуна қоидаҳои ҳаракати назди роҳи оҳан хабардор гаштаед, маъниидод кунед.



Хониши матни “Дар роҳи оҳан”.





КОМИЛХУҚУҚИИ ДОНИШОМҰЗОН

Мавзұхой 221–222. Ҳуқуққои инсон

Инсон комилхуқуқ аст. Ҳуқуқи инсон дар Сарқонун күшоду равшан нишон дода шудааст. Монанди ҳуқуқи зиндаги кардан, озодій ва дахолатнапазирии шахсій, озодии фикрій, сухан ва әътиқод, қустучұй ва гирифтани ахбори дилхоҳ, инчунин паҳн намудани он.

Ҳар як инсон ба ҳуқуқи озодии фикр ва фикри худро озод баён намудан, ба дини дилхохи худ әътиқод намудан, ё ки ба яғон дин әътиқод накардан соҳиб мебошад. Ҳуқуққои шумо аз ҷониби давлат ҳимоя карда мешаванд.



Бо корбасты калимаҳои зерин якчанд құмла тартиб диҳед.

Ҳуқуқ, комилхуқуқū, ҳуқуқи шаһрвандū



Аз бародарони калонсол комилхуқуқиин инсонро пурсед.

Мазұхой 223–224. Ҳуқуққои хурдсолон

Ҳар як инсон дар баробари таваллуд шудан, доғори ҳуқуққои шахсии худ мебошад. Дар оила, мактаб, күча ва маҳалла ба ҳамин ҳуқуққо риоя карда мешавад. Дар ҳар як давлат ҳуқуққои инсон тавассути қонун ҳимоя карда мешавад.

Ҳар як хурдсолон ба ҳуқуқи зистан соҳиб аст. Ба ҳаёти хурдсолон заرارрасонидан қинояти аз ҳама вазнин аст. Хурдсолон сарфи назар аз кі будани падару модарашон дар назди қонун баробаранд.

Ҳар як хурдсол ба ҳуқуқи дар оила зистан, тарбияи падару модарро гирифтап вадар зери ғамхории онҳо будан соҳиб аст.





Матиро хонед ва фикратонро бо назардошти мазмун баён кунед.



Бозии “Калимаёбак”. Ба ҳуқуқи кӯдак чиҳо мансуб буданашро нависед.



Бо калонсолони аҳли оила дар бораи доништани ҳуқуқҳои хурдсолон ҳамсӯҳбат шавед.

Мавзӯи 225. Такрор ва мустаҳкамкуй



Фаъолияти тарафайн. Такрор ва мустаҳкам на-мудани мавзӯъҳои гузашта бо савол ва супоришиҳои пешниҳодкардаи омӯзгор.

Мавзӯъҳои 226–227. Кори назоратӣ ва таҳлили он

ВАТАН – МОДАР

Фарзанди одам баъд аз гузаронидани айёми хурдсолӣ ҳамаи тарбияи худро бевосита аз Ватан мегирад. Ӯ дар он ҷо зиндагонӣ мекунад, озодона ме-гардад, кор мекунад. Дар он ҷо вай аз манбаъҳои майшӣ худ ва наздикини худро сер мекунад, меҳонад, фарзандони худро меҳононад, ҳунар меомӯзад. Ҳулоса, ҳамаи осудагӣ, озодӣ ва шарафи худро дар Ватани худ, аз Ватани худ мейёбад. Бесабаб нест, ки мегӯянд: “Ҳар кас дар Ватани худ подшоҳ аст!”.





БОБИ XII. ТАКРОРИ СОЛОНА

Мавзӯъҳои 228–229. Овозҳо ва ҳарфҳо



Бо риояи оҳанг аввал ҳарфҳои садонок, пас аз он ҳарфҳои йотбарсар ва ҳамсадоҳоро талаф-фуз кунед.

А а	Б б	В в	Г г	Ғ ғ	Д д
Е е	Ё ё	Ж ж	З з	И и	Ӣ ӣ
Ӣ Ӣ	Қ қ	Қ қ	Л л	М м	Н н
Ӯ Ӯ	П п	Р р	С с	Т т	Ү ү
Ӳ Ӳ	Ф ф	Ҳ ҳ	Ҳ ҳ	Ч ч	Ҷ ҷ
Ш ш	Ҷ ҷ	Э э	Ю ю	Я я	

Мавзӯи 230. Машғулияти завқбахш



Бозии “Аз ду калима соҳтани як калима”. Сутунчай якумро бо калимаҳои сутунчай дуюм пайваста, калимаҳои шаклан ва мазмунан дигар тартиб диҳед.

китоб	театр
гул	ях
сим	ҷӯб
пир	даста
кино	хона

кит	бӯ
мӯй	барг
мо	дар
сад	сафед
хуш	об



Бозии “Чумларо пурра намо!”. Бо корбасти бомавриди калимаҳо чумлаҳои нопурраро пурра намоед.

- Ин хона
- Ин хонаи калон.....






Мавзұъҳои 231–232. Инкишофи нутқи даҳонӣ ва хаттӣ



Бо назарандозӣ ба расм фикратонро баён на-
моед.

Мавзұъҳои 233–234. Нақли афсонаҳо аз рӯйи расм





Бо назардошти мазмуни матн байни гурӯҳҳо лаҳзаи саволу чавоб ташкил намоед.

Мавзӯъҳои 235–236. Тартиб додани матн



Бо назарандозӣ ба расм фикратонро баён қунед.



Бо интихоби сарлавҳа матн тартиб диҳед.

Мавзӯъҳои 237–238. Машқи хат (зебонависӣ)



Хоҳӣ, ки шавӣ хушнавис,
Бинавис, бинавис, бинавис.



Хат навис, зебо навис,
Равшану шево навис.

A

O

Сиву панҷ бародарон,
Бо мо дӯсту меҳрубон.
Бо ҳамдигар мебозанд,
Ҳар чӣ ҳоҳанд, месозанд.

И

Л
Ф

Б

X

Ф

R

A
И



O'quv nashri

Jumanazar ESHONQULOV, Tavakkal CHORIYEV

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI

*Ta'lism tojik tilida olib boriladigan maktablarning
2- sinfi uchun darslik*

(2-qism)

Муҳаррир *Илҳом Эшонзодаи Насафӣ*
Муҳаррири техникӣ *Ақмал Сулаймонов*
Рассом Нигора Нусратова
Дизайнер Тоҳир Турғунбоев
Муҳаррири бадей *Сарвар Фармоноев*
Саҳифабанд Ҳилола Шарипова
Мусаҳҳеҳ Мижгона Ходжаева

Ба чопаш2021 имзо шуд. Андозаи 60X84 1/8.
Гарнитураи «Arial Tj». Кегели 16 шпондор.
Бо усули оффсет чоп шудааст.
Чузъи чопии шартӣ
Чузъи нашриву ҳисобӣ
Теъдоди нашрнусха. Фармоиши №



Чадвали нишондоди ҳолати китоби дарсии ба ичора диҳанда

№	Ному насаби донишомӯз	Соли хониш	Ҳолати китоб ҳангоми гирифтан	Имзои роҳбари синф	Ҳолати китоб ҳангоми супоридан	Имзои роҳбари синф
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Чадвали болой ҳангоми ба ичора додан ва дар охири соли хониш баргардонида гирифтани китоб аз тарафи роҳбари синф аз рӯйи меъёрҳои зерин пур карда мешавад:

Нав	Ҳолати китоб ҳангоми бори аввал супоридан
Хуб	Муқовааш бутун, аз қисми асосии китоб ҷудо нашудааст. Ҳамаи варақҳояш ҳаст, надаридааст, ҷудо нашудааст, дар саҳифаҳо навишт ва ҳатҳо нест.
Қаноатбахш	Муқова қаҷ шудааст, канорҳояш коҳида, якчанд ҳатҳо кашида шудаанд, ҳолати аз қисми асосӣ ҷудошавӣ дорад, аз тарафи истифодабаронда қаноатбахш таъмир гаштааст. Варақҳои ҷудошудааш аз нау таъмир гашта, дар баъзе саҳифаҳо ҳат кашида шудаанд.
Гайриқаноатбахш	Муқова даридааст ва ба рӯйҳояш ҳат кашида шудааст, аз қисми асосӣ ҷудо шудааст ё ки умуман нест, гайриқаноатбахш таъмир шудааст. Саҳифаҳо дарида, варақҳо намерасанд, ҳат кашида, ранг карда партофта шудааст. Китобро барқарор карда намешавад.